


ЗИНАТИ ИНСОН СЕ ЧИЗ АСТ: ИЛМ, МУҲАББАТ ВА ОЗОДИ

# АНВОР ДОНИШ



E-mail: anvor.donish@kgu.tj **Нашияи Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯаబдуллоҳи Рӯдакӣ\***  
[www.kgu.tj](http://www.kgu.tj) №4 (269) 15-уми марта соли 2018, панҷшанбе (оғози нашр: соли 1994)

**ТАБРИКНОМАИ ПРЕЗИДЕНТИ ЧУМХУРИИ  
ТОҶИКИСТОН, ПЕШВОИ МИЛЛАТ, МУҲТАРАМ  
ЭМОМАЛӢ РАҲМОН БАҲШИДА БА РӮЗИ МОДАР**




**МО ҶАВОНОН ПАЙРАВОНИ  
ПЕШВОИ МИЛЛАТЕМ!**



**ТАШКИЛИ ФАҶОЛИЯТИ  
САМАРАНОКИ ЭКОТУРИЗМ**



**ДАРГУЗАШТИ  
БЕҲТАРИН БОҒПАРВАРИ СОЛ**



**ТЕЛЕВИЗИОНИ КӮЛОБ -  
МИНБАРИ СУЛҲУ  
САФО**

Модарон ва хоҳарони азииз!

Фарорасии фасли зебои сол - баҳори оламафрӯз ва ҷашни модаронро ба ҳамаи занону модарони мушфиқ ва бонувони меҳрубони Тоҷикистон табрик гуфта, барояшон саломатӣ ва саодати ҳамешагӣ орзу менамоям.

Модар рамзи ҷовидонаи меҳру вафо ва идомабаҳши насли инсон мебошад.

Модар аввалин шахсест, ки бо ширин покаш ва бо меҳрубонии ба ҳудаш хос дар қалби тифли худ хислатҳои неки инсониро парвариш карда, ўро ба шоҳроҳи зиндагӣ раҳнамоӣ месозад.

Маҳз ба ҳамин хотир ҳар як фарди тарбиятдидаву оқил тамоми умри ҳудро бо ҳастии модар пайванд медонад, ўро дӯст медорад ва ранҷу азияти қашидаи модарро то лаҳзаи оҳирини ҳаёт қадршиносиву посдорӣ менамояд.

Зан-модар ба мисли баҳори пурнакҳату муаттар таҷассумгари фардоу обод буда, бо нияту орзухои нек фарзанди ҳудро ба камол мерасонад ва ўро дар роҳи хизмат ба ҳалқу Ватан ҳидоятгару насиҳатгар мебошад.

(Идомааш дар с. 2)

**ЧОЙГОҲИ ЗАН - МОДАР  
ДАР ҶОМЕА АЗ ДИДГОҲИ  
ИСЛОМ**



**ТАҲИЯИ МАВОДИ  
ЭЛЕКТРОНИИ ТАъЛИМИЙ  
ТАЛАБИ ЗАМОН**



**МИНБАРИ  
ДОНИШЧУ**



**ТЕЛЕВИЗИОНИ КӮЛОБ -  
МИНБАРИ СУЛҲУ  
САФО**



## ТАБРИКНОМАИ ПРЕЗИДЕНТИ ЧУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН, ПЕШВОИ МИЛЛАТ, МУҲТАРАМ ЭМОМАЛӢ РАҲМОН БАҲШИДА БА РӮЗИ МОДАР

Шахс нахустин дарси одами-яту худшиносиро аз модар меомӯзад ва тавассути суханони пурхикмати ў соҳиби маърифат мегардад.

Бинобар ин, аввалин омӯзгори беминнати инсон модар буда, ба фарзанд на танҳо сухан гуфтандро меомӯзонад, балки беҳтарин амалу рафтор ва адабу хислатҳои ҳамидаро дар зеҳну шури ӯ тарбия мекунад.

Аз ин лиҳоз, аксари мутафақкironи барчаста гузаштаву муосири олам, аз ҷумла адиборни ми хислатҳои ҳамида, бузургӣ ва қудрати азалии модарро ситоиш карда, дар назди мақому мартаба ва нақши беназири ў дар зиндагӣ сари таъзим фурӯд овардаанд.

Бузургии зан-модар, пеш аз ҳама, дар он таҷассум мейёбад, ки ў посдори забон ва таъриху фарҳанги миллий мебошад.

Ин масъулияти бузург модарону бонувони моро водор месозад, ки дар баробари нигоҳбину парасторӣ ва камолоти ҷисмонии фарзандон, онҳоро дар рӯҳияни ватандӯстиву ватан-парастӣ ва ҳисси баланди миллий тарбия намоянд.

Зеро нақши модар, махсусан, дар раванди таълимму тарбия, омӯжтани забон, таъриху фарҳангӣ ва умуман, камолоти маънавии фарзанд барҷаста мебошад.

Агар ободиву суботи ҷомеа аз осоиш оромии ҳар як оила вобаста бошад, пас ободии ҳар як хонадон аз рӯҳияни солими созанда, сатҳи маънавиёту маърифат ва тандурустии зан - модар вобаста аст.

Mo ифтихор мекунем, ки модари тоҷик дар тӯли тамоми таърих тарбиятгари фарзандони нобигаву хирадманд, солеҳу поктинат, боғазлу соҳибаърифат, ватандӯсту ватанпарвар ва хунарманду созанда будааст ва ин рисолати муқаддаси худро имрӯз низ бо ифғату шарафидома мебахшад.

Имрӯз модари тоҷик баробари иҷрои рисолати аслии ҳеш, яъне тарбияи насли ояндасоз, инчунин, сиёсатмадору олим, омӯзгору табиб, хунарманду варзишгар, соҳибкори муваффақу коршинос буда, дар рушди ҳаёти сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоиву фарҳангӣ, яъне барои ободии қишивар саҳми басо

арзишманд дорад. Модарони арҷанди мо дар ҳифзу нигоҳдошти расму ойинҳои миллӣ ва суннату анъанаҳои ниёғон нақши муҳим доранд.

Ин аст, ки дар ҳамаи суханрониҳои худ ман ба нерӯи занону модарон ва ҷаҳондухтарон тақи карда, онҳоро борҳо "нигини пурҷилои тоҷи миллат" гуфташо.

Дар сатҳи давлатӣ ҷаҳон гирифтани Рӯзи модар нишонаи эътибору эҳтироми зиёди давлат ва Ҳукумати қишивар нисбат ба модарону занон ва гувоҳи равшани дар даврони соҳибистиколии қишивар ба мақому манзalati хосса соҳиб гаштани онҳо мебошад.

Дар баробари ин, масъала-ву мушкилоти вобаста ба ҳаёту фаъолияти бонувон низ вуҷуд доранд, ки Ҳукумати мамлакат ҷиҳати ҳалли онҳо ҷораҷӯй карда истодааст.

Бовар дорам, ки модарону бонувони хирадманди мо бо қалби ҳассоси худ набзи ҷомеаи имрӯзаро хуб дарк менамоянд ва бо истифода аз рисолати пурмасъули ҳеш барои таҳқими

сулҳу субот, тарбияи фарзандони худогоҳу ҳештаншинос ва ватандӯсту ватанпараст, инчунин, риояи мӯқарароти қонунҳои миллиамон - "Дар бораи танзими анъана ва ҷаҳону молосим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон" ва "Дар бораи масъулияти падару модар дар таълимму тарбияи фарзанд" саҳми арзандан худро мегузоранд.

Модарону бонувони муҳтадар!

Фарзандони азиз!

Густариш додани соҳибкории ҳуҷра миёна барои бонувон яке аз самтҳои асосии сиёсати давлат оид ба дастгiriии занону дuxтарon мебошад.

Барои амали соҳтани ин ҳадаф ва дастgiriии занону модарони соҳибкори грантҳои президент ва дигар имтиёзҳои зарурӣ ба роҳ монда шудаанд, ки бонувони мо бо истифода аз ҷунун ғамҳориҳои давлату Ҳукумат ба соҳибкорӣ машгул гардида, дар ин самт ба пешрафти дастовардҳои назаррас ноил шуда истодаанд.

Мо соли 2018-ро "Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ" Ҷӯён намудем.

Ҳадафи асосии ин иқдом эҳё намудан ва густариш додани ҳунарҳои аҷодӣ, ташаккули фарҳанги ҳонавода, боло бурдани сатҳи зиндагии мардум ва таъмини ҷойҳои кории нав, алалхусус, барои бонувону ҷаҳондухтарон мебошад.

Mo хуб медонем, ки нигоҳданда ва тараққидиҳонда ҳунарҳои милливу мардумӣ маҳз модарону занону бонувони соҳибмâрифатамон мебошанд.

Итминони комил дорам, ки модарону ҳоҳарони азизи мо минбаъд низ дар амали гардида ништи ҳадафҳои пешбинии карда давлату Ҳукумат мамлакат ва тарбияи фарзандони солеҳу соҳибмâрифат, ободии Ватан ва пешрафти давлат саҳми худро мегузоранд.

Бори дигар тамоми занону модарон ва ҳоҳарону бонувони арҷанди қишиварро ба ифтихори ҷаҳони Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Ҷаҳони Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.

Чашн муборак бошад, модарону ҳоҳарон ва бонувони азиз!

## ҲАЙРУЛЛО БОЗ ҲАМ ҒОЛИБ ШУД!



Таърихи 3-юми марта соли равон Шоимардонов Ҳайрулло, асистенти кафедраи тарбияи ҷисмонӣ ва омодагии дифои ҳарбӣ баҳшида ба ҷаҳон Наврӯз дар мусобиқаи минтақавӣ оид ба варзиши сабук (давидан) дар масофаи 3000 метр бо иғтифтани ҷои 1-ум дастбољо гардида, бо ифтихорнома сарфароз гардонida шуд.

## СИПОСНОМА



Мирзоева Бунафша, омӯзгори факултаи омӯзгорӣ барои саҳми арзанд дар рушди илми муоссир ва иштироки фаъолона дар конференсияи илмӣ назариявӣ таҳти узвони "Занон ва рушди илми муоссир" ба Ҷӯзи умумиҷаҳони занон дар соҳаи илм бо сипосномаи мақомоти иҷрои ҳоҳимијати давлатии вилояти Ҳатлон сарфароз гардонida шуд.

## ИФТИХОРНОМА

Дар санаи 5-уми марта соли равон Донишкадаи тақмili иҳтисosi омӯзгорони таҳсилоти олии қасбии назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон Мирсаидов Муҳаммаднаим, декани факултаи молиявии иқтисodiro барои фаъoliyati дучониба ва дар сатҳи баланд ташкил ва гузаронидани курсҳои тақmili iҳtiсos dар шаҳri Kӯlob bo ifтихornoma қâdr karand.

## ТАҶЛИЛ АЗ РӮЗИ МОДАР

Рӯзи 7-уми марта соли ҷорӣ bo таҷabbusi факулtaи filologiya тоҷik va журналистика ҷorabini тантanavӣ баҳshiда ба Rӯzi modar dar tolorigi farhangi donishgoҳ guzaroniда shud. Dar chorabinig rectori donishgoҳ doktori ilmoxi fizika va matematika, professor, ӯzvi Vobastai AИ ҶT Abdulllo Xabibullo va sadorati donishgoҳ iштиrok doštand. Nahust, rectori donishgoҳ xozirinro ba Rӯzi modar tabriku taҳnijat gufta, baxrašon zindagii shoista va ҳaёti boscobutro tamanno namud. Dar oix barnomai farhangi-farofatӣ az taraфи donishçüenii faktulta peshkashi xozirin rogarid.

## ЗУЛҲИЧА ДАР ДАВИДАН ҔОӢ 1-УМРО ГИРИФТ!



Санаи 20-уми феврали соли ҷорӣ donishchӯji faktultai tarbijiai ҷismoni va ODХ Zulxichaи Ҷурабek dar mousobiқai kushodi muassisaи давлатии maktabi varzishӣ dar shaҳri Kӯlob oид ба varzishi sabuk (davidan) baҳshiда ба soli "Rushdi sâyehi va ҳuнаrҳoи marдумi" dar masoфаи 1500 metr iшtirok namuda, savori ҷoи 1-um garidi va bo iftiхornoma kadrondi karda shud.

Inchunin, rӯzi 3-umи марта солi равон niz Zulxichaи Ҷuрабek baҳshiда ба ҷaҳoni Navruz dar mousobiқai minraqavӣ oид ба varzishi sabuk (davidan) dar masoфаи 1500 metr bo iғtiфтani ҷoи 2-um dastboļo garida, bo iftiхornoma sарfароз гарdonida shud.

## ДОСТОНИ ЗАН

MEХРОФАР

**Туро сарсону саргардон кунад зан,**  
**Туро хушбахти ин даврон кунад зан.**  
**Агар ҳоҳад туро дар як дақиқа**  
**Бар ин хоки сияҳ, яксон кунад зан.**  
**Туро зан мебарад то аёви гардун,**  
**Дилатро мекашад аз сина берун**  
**Туро зан мекунад осудаҳотир,**  
**Агар дар зindagӣ boши чигархун.**  
**Туро зан мебарад бар сӯи соҳил,**  
**Зи ту бо meҳrubonӣ мебарад дил.**  
**Агар ғофил шаёв як дам зи makraш**  
**Бароят медиҳад заҳри ҳaloҳil.**  
**Туро машҳuri дунё мекунад зан,**  
**Туро дар қуттие ҷo мекунад зан.**  
**Агарҷi сарfarozӣ bайни marдум,**  
**Туро хоки таҳi по мекунад зан.**  
**Туро хубу туро бад мекунад зан,**  
**Туро сифру туро сад мекунад зан.**  
**Туро ҳоҳад агар шайton кунад ў,**  
**Туро ҳamchun Muҳammad mекунад зан.**  
**Туро хотирpareshon mекунад зан,**  
**Туро сад mushkil oson mекунад зан.**  
**Туро як piри donoeu xiradmand**  
**Ba ҳam tiғli dabiston mекунад зан.**

**Туро зан сарбаланду шод созад,**  
**Туро маъмурӯ ҳам обод созад.**  
**Вале goҳo ҳammin зан, эй barodar,**  
**Ҳama ummedи mo barbod sозад.**  
**Чу зан моро naboshad, mo garibem,**  
**Zi shaҳdi zindagoni benasibem.**  
**Агарҷande, ki bo ў sarbalandem,**  
**Vale az dashti ў gaҳ, sarniшebem.**  
**Туро sulthonu soil mекунад зан,**  
**Ba sӯi xesh moil mекунад зан.**  
**Xiradmandi agar, nodon kунад ў,**  
**Turо nodon bosh, okil mекунад зан.**  
**Туро зан менamояд тоҷ az zar,**  
**Turо зан meғuzorad toҷ bar sar.**  
**Туро зан мекунад соҳibi duнё,**  
**Turо зан мекунад бехonaю dar.**  
**Туро зан оқилу farzona sозад,**  
**Turо зан сокini mайхona sозад.**  
**Агар dorӣ tu қasri sarbalandе,**  
**Varo зан oқibat vayrona sозад.**  
**Maqӯ занро tu bad, эй mardi oқil,**  
**Ki mo xorom be in xushhamoil.**  
**Агар зан nest, mardonro gами ў**  
**Rasonaad oқibat bar saktai dil.**

# АНДЕШАХО АНДАР БАЁНИ ЗАН - МОДАР



Модар ягона офаридгрест, дар рўйи замин, ки худошиносон намедонанд.

**Легуве**  
**XXXX**

Зан заиф аст, аммо модар пуркуват аст.

**Виктор Ҳюго**  
**XXXX**

Зан на танҳо бо дидан хуш карда мешавад, аз чашм дида, зиёдтар бо гўшат хуш кун.

**Томас Фюлер**  
**XXXX**

Гул баҳри бўй додан ва зан баҳри хушбахт кардан оғрида шудааст.

**Г. Гердони**  
**XXXX**

Зан мисли гул аст, ҳамин, ки шукуфт, баргҳояш зуд мезанд.

**Шекспир**  
**XXXX**

Занон аз мardon дига зиёдтар соҳиби ҳикматанд, кам медонанду бисёр мефаҳманнд.

**Ч. Диоҳемл.**  
**XXXX**

Зан, ки моро дўст дошт, ҳама гуна хатоҳоямонро мебахшад.

**Балзак**  
**XXXX**

Зани солеҳа ними имон аст.

**Маъноу ҳадис**  
**XXXX**

**XXXX**

Марде, ки бар чафои зан таҳаммул намекунад, иддаа карда наметавонад, ки ман аз он болотарам.

**Абӯ Мутӯй ал-Балхӣ**  
**XXXX**

Зане, ки ҳарчаш аз ҳамаи занон камтар аст, баракаташ аз ҳама бештар аст.

**Маъноу ҳадис**  
**XXXX**

Зани покдоман точи сари шавҳар аст.

**Ҳазрати Сулаймон**  
**XXXX**

Модар воситай эҷод ва рамзи хилқат аст. Ҳеч гоҳ дар зиндагӣ наметавонед муҳаббате беҳтар ва воқеитар аз муҳаббати модар биёбед.

**Балзак**  
**XXXX**

Ёд овар аз он дасте, ки дар шабҳои кўдакӣ бо навозиҳояш дардҳои туро таскин дод. Ёд овар аз он диле, ки ба хотири ту заҳмҳо хўрд ва боз вафодору вафокор монд. Зонуни худро ба замин гузор ва барои модарат дуо кун.

**Шиллер**  
**XXXX**

Дар зиндагӣ ду бор зону замон: як бор барои оғаридгорам ва бори дигар барои модарам.

**Шеллӣ**  
**XXXX**

Заноне ҳастанд, ки бо зебоии худ чун бачагон бозӣ мекунанд, ин боиси худро маҷрӯҳ кардан ҳоҳад шуд.

**Виктор Ҳюго**  
**Таҳияи**

"Анвори дониш"

**XXXX**

Марде, ки бар чафои зан таҳаммул намекунад, иддаа карда наметавонад, ки ман аз он болотарам.

**Абӯ Мутӯй ал-Балхӣ**  
**XXXX**

Зане, ки ҳарчаш аз ҳамаи занон камтар аст, баракаташ аз ҳама бештар аст.

**Маъноу ҳадис**  
**XXXX**

Зани покдоман точи сари шавҳар аст.

**Ҳазрати Сулаймон**  
**XXXX**

Модар воситай эҷод ва рамзи хилқат аст. Ҳеч гоҳ дар зиндагӣ наметавонед муҳаббате беҳтар ва воқеитар аз муҳаббати модар биёбед.

**Балзак**  
**XXXX**

Ёд овар аз он дасте, ки дар шабҳои кўдакӣ бо навозиҳояш дардҳои туро таскин дод. Ёд овар аз он диле, ки ба хотири ту заҳмҳо хўрд ва боз вафодору вафокор монд. Зонуни худро ба замин гузор ва барои модарат дуо кун.

**Шиллер**  
**XXXX**

Дар зиндагӣ ду бор зону замон: як бор барои оғаридгорам ва бори дигар барои модарам.

**Шеллӣ**  
**XXXX**

Заноне ҳастанд, ки бо зебоии худ чун бачагон бозӣ мекунанд, ин боиси худро маҷрӯҳ кардан ҳоҳад шуд.

**Муҳаммад Юсуфи**  
**Истарабо**

**файласуф**  
**XXXX**

Бузургии падару модар аз он иборат аст, ки ҷисмонияти фарзандро ба вучуд меорад. Бузургии устод аз он иборат аст, ки маънавиёти ўро рушду такоммул медиҳад.

**Афлотун**  
**XXXX**

Бузургии падару модари ман аз он иборат аст, ки маро ба замин овардаанд. Бузургии устодам Арасту аз он иборат аст, маро ба осмонҳо бурд ва олами маънавии маро равшан соҳт.

**Наполеон**  
**XXXX**

Бузургии падару модари ман аз он иборат аст, ки маро ба замин овардаанд. Бузургии устодам Арасту аз он иборат аст, маро ба осмонҳо бурд ва олами маънавии маро равшан соҳт.

**Ф. Бекон**  
**XXXX**

Модар бо як даст гаҳвора ва бо дasti дигар ҷаҳонро тақон медиҳад.

**Аврангзеб**  
**XXXX**

Зан ва фарзандон ҳисси инсондӯстии мардумро баланд мебардоранд.

**Мард**  
**XXXX**

Зан чу бўйи хуши бўстон аст, камаш дарди сарро барад, зиёдаш дарди сар орад.

**Хониҷа**  
**XXXX**

Заноне ҳастанд, ки бо зебоии худ чун бачагон бозӣ мекунанд, ин боиси худро маҷрӯҳ кардан ҳоҳад шуд.

**Виктор Ҳюго**  
**Хониҷа**

Заноне ҳастанд, ки бо зебоии худ чун бачагон бозӣ мекунанд, ин боиси худро маҷрӯҳ кардан ҳоҳад шуд.

**Мард**  
**XXXX**

Зан чу бўйи хуши бўстон аст, камаш дарди сарро барад, зиёдаш дарди сар орад.

**Хониҷа**  
**XXXX**

Заноне ҳастанд, ки бо зебоии худ чун бачагон бозӣ мекунанд, ин боиси худро маҷрӯҳ кардан ҳоҳад шуд.

**Мард**  
**XXXX**

Зан чу бўйи хуши бўстон аст, камаш дарди сарро барад, зиёдаш дарди сар орад.

**Хониҷа**  
**XXXX**

Заноне ҳастанд, ки бо зебоии худ чун бачагон бозӣ мекунанд, ин боиси худро маҷрӯҳ кардан ҳоҳад шуд.

**Хониҷа**  
**XXXX**

Заноне ҳастанд, ки бо зебоии худ чун бачагон бозӣ мекунанд, ин боиси худро маҷрӯҳ кардан ҳоҳад шуд.

**Хониҷа**  
**XXXX**

Заноне ҳастанд, ки бо зебоии худ чун бачагон бозӣ мекунанд, ин боиси худро маҷрӯҳ кардан ҳоҳад шуд.

## • Шеъри рӯз

### МОДАР



Лоик ШЕРАЛӢ

Чу ман бар арсаи ҳастӣ қадам мондам,  
Ту бо уммеди бисёре  
Дари ҳар хонае рафтӣ.  
Гадой кардӣ аз ҳар хонае як пора газворе  
Наҳуст аз модарони серфарзанде,  
Сипас аз пири ботадбиру солоре.  
Наҳуст аз тоқивори мурдаи бодавлату бонанг,  
Сипас аз маҳзани бори арӯси баҳтбедоре.  
Ба рўий марзае в-онгаҳ  
Миёни тирзанҳои худоҷӯе,  
Малофа бар малофа  
Пораҳои чанд алвоно  
Ба ниҳят дуҳтий бо ҳам.  
Тамоми ҳалқ гўйӣ бар қади ман ҷома пўшионид.  
Тамоми ҳалқ гўйӣ қисматам баҳшид.  
Ту гўйӣ, ҷома неву ҷавши ман буд,  
Ту гўйӣ, пора-пора меҳри мардум дар тани ман буд.  
Ман аз он рӯз эй модар,  
Ман аз он рӯз то имрӯзу то ҳастам  
Зи мардум қарздорастам.  
Ман аз он ҷома садпораву садранг  
Тамоми рангҳои зиндагиро хуб санҷидам,  
Ва андар хидмати мардум камар бастам.  
Кунун ман ҳам ба сони ту  
Ба ҳар як хона рӯй орам  
Барои порае тақдир,  
Барои порае тадбир.  
Барои порае аз саргузашти ҳалқ,  
Барои порае аз сарнавиши ҳалқ  
Ки бо ашъори девонам  
Тамоми қарзҳоро пора-пора бозгардонам.  
Ба ҷои пораи талбидат ҳар бор  
Орам порае ашъор,  
Ки дар ҳар пораи ашъор бошад порае иқбол...

### ҲИҚМАТИ ДУЮМ

Марде ба сартарошона даромад ва болои курсӣ нишаст, сартарош сони сафедро дар гардани мард баст ва гуфт:

Чи хел мӯи сарратро кам кунам?  
Мард гуфт:  
Бисмилоҳ бигу ва оддӣ.

Сартарош гуфт:  
Оҳир чаро бисмилоҳ ва чи зарурате аст барои гуфтани бисмилоҳ?

Мард гуфт:  
Танҳо хостам шумо ва худамро дар ибтидо ба зикри Худо ёдовар шавам.

Сартарош гуфт:  
Касе, ки ба вучуди Худо бовар надорад, чи зарурате ба гуфта ни калима мемонад?

Мард гуфт:  
Яъне шумо меҳоҳед бигӯед, ки ба Худо ва оғаридагори ин ҳама ҳастиҳо бовар надоред?

Сартарош гуфт:  
Ҳамон тавр аст.

Мард гуфт:  
Чи гуна чунин суханеро дар сар мепарваред?

Чи чизе туро аз бовар доштани ба Худо боздоштааст?

Сартарош гуфт:  
Бисёр пурсиши хуб.

Бубин, он қадар дур ҳама на меравем.

Вақте ба кӯча мебарой, дарҳол дарк мекунӣ, ки Худо вучуд на дорад.

Мард гуфт:  
Аҷиб, чи гуфтани меҳоҳӣ?

Сартарош гуфт:  
Зоро агар Худо вучуд медошт, ин қадар мардумони бемор диди намешуд.

Оё агар Худо вучуд медошт, ин қадар кудакони ятиму нокас вучуд медошт?

Агар Худо вучуд медошт, ҳар-

## ДУ ҲИҚМАТ



монидаам?

Ва Суфиёни Саврӣ масъалаи гузаштаро ба ў фаҳмонд. Имом Абӯҳанифа гуфт:

- Масъаларо дубора тақорор кун.

Суфиёни Саврӣ тақорор кард ва Абӯҳанифа гуфт:

- Ҳамон ҷавоберо медиҳам, ки қаблан дода будам.

Суфиёни Саврӣ гуфт:

- Чи гуна?



# ДАРГУЗАШТИ БЕҲТАРИН БОҒПАРВ



стон шуд ва баъди ҳатми аспирантура аз соли 1968 то 1971 дар институти мазкур ба сифати ходими хурди илмий фаъолият намуд. Рисолаи номзадии хешро дар мавзӯи "Энтомофаги коксидҳои зараррасони асосии дараҳтони мевағии Тоҷикистони Марказӣ ва роҳҳои истифодабарии онҳо" соли 1970 бо муваффақият дифоъ кард.

Номбурда моҳи сентябрь соли 1971 бо роҳҳати Вазорати маориф ба Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба ҳайси омӯзгор, мудири кафедраи методика ва пе-

дагогика ба кор шурӯъ карда, баъдан солҳои 1977-1984 дар вазифаи декани кафулти педагогика ва психологияи донишгоҳи мазкур адди вазифа намудааст.

Аз соли 1985 ҳамчун муассиси Боги ботаникӣ дар шаҳри Кӯлоб будаи Инститuti ботаникӣ Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 1999 ба ҳайси директор кор ва фаъолият кардааст.

Тилло Бобозода 24-уми январи соли 1941 дар ҳуҷиҳи Муъминнобод рафт, баъдтар таҳсилро дар синфи 5-ум дар дехҳи Кулҷашма ҳамин ҳуҷиҳа идома додааст.

Соли 1949 ба синфи аввали деҳаи Алакаи ҳуҷиҳи Муъминнобод рафт, баъдтар таҳсилро дар синфи 5-ум дар дехҳи Кулҷашма ҳамин ҳуҷиҳа идома додааст.

Ба хонандагон ин сатрҳо шояд маълум бошад, ки тибқи сиёсати иқтисодиву демографии ҳуҷумати шуравӣ, солҳои 50-ум аҳолии Қўйхистонро ба водидҳо иҷборан муҳочир карда буданд. Тилло Бобозода моҳи июли соли 1955 ба дехҳи Қурбоншаҳид (Меҳрободи ҳозира)-и ҳуҷиҳи Восеъ (شاҳраки Ҳулбук) ҳичрат карда, 1-уми сентябрь соли 1955 ба синфи 7-уми мактаби миёнаи ба номи Абӯалӣ ибни Синои дехҳи Қурбоншаҳид ворид гашт. Баъдина тартиб соли 1959 мактаби миёнаро бо муваффақият ба иттому расонда, соли 1960 азми мактаби олий кард ва бо муваффақият имтиҳонотро супорида, донишҷӯи факулти таъбишиносии Донишгоҳи давлатии Тоҷикистон гардид.

Пас аз ҳатми Донишгоҳи давлатии Тоҷикистон соли 1965, муваффақиятҳои ўро дар таҳсилот ҳусусан бо баҳои "аъло" дифоъ намудани кори дипломиашро ба назар гирифта, барои идомаи таҳсил ва пажӯҳиши илмӣ ба аспирантураи Академияи илмҳои Тоҷикистон тавсия доданд. Аз имтиҳонҳо баҳои "аъло" гирифта, шомили аспирантураи Инститuti зоология ва паразитологияи ба номи Е.Н. Павловскии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон

сабз"-и ДДК дар ҳуҷиҳи Муъминнобод (1972) ба шумор рафта, бори нахуст дар Тоҷикистон дар шароити бояи парвариши зира ва растаниҳои нодиру камёфти Тоҷикистони ҷанубиро ба роҳ монда, тавсияҳо пешниҳод намудааст.

Хизматҳои шоён ва арзишманди Тилло Бобозода ба инобат гирифта Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ўро ба унвони "Корманди шоистаи Ҷумҳурии Тоҷикистон" ва "Аълоҷи маориф" сарфароз гардондааст.

Дар кафедраи химия ва биология ҳамчун роҳбари таҷрибии пешқадам, дар таҷрибаҳои саҳрои сафарбар намудани донишҷӯён ба бояи ботаники шаҳри Кӯлоб баҳри таҷрибомӯзӣ шароитҳои зарурӣ таъмин намуда, дар корҳои илмию тадқиқотии аспирантони ҷавони кафедра мусоидат кардааст. Таҳти роҳбарӣ ва тавсияи ўқаткор аспирантони ҷавони кафедра аз ҷумла Ҳакимов Ф. Бобоев М. Қадамов Д. Давлатов А. Исуфов Д ва Амирз Ҷирӯзӣ соҳиби унвони илмӣ гардидаанд. Ҳоло бошад як қатор аспирантон ва унвонҷӯёни ҷавон аз ҷумла Қўллаев Ш. Шарифов Ф. Ҳисайнов Д. Азимов Б. Раҳмонов Ҳ. ва дигарон оид ба мавзӯҳои илмии ҳуд дар бояи ботаники шаҳри Кӯлоб корҳои илмию тадқиқотӣ мебаранд.

Тилло Бобозода шаҳс сабз буд, ки натанҳо барои манғифати ҳуд, балки ба манғифати ҷомеаи имрӯза ва дар тарбия и олимии ҷавон саҳми аර занда и ҳудро гузошт. Аз ин рӯ, кору фаъолияти Тилло Бобозода ҳамчун олими варзида ба тарниҳи ҳамешаҳӣ дар ёди шогирдон, ҳамкорон, ҳешон ва дӯстонаш ҳамеша боқӣ ҳоҳад монд.

Рӯҳат шод бод устоди гиромиқадр!

Дилшод ИСУФОВ,  
саромӯзгор, мудири  
кафедраи химия ва биология

Армугони наварусон гашта гулҳои тараҷӯз, Ошиқи дилдодаро шайдоеву маҷнӯн мекунад. Боги сомонӣ кунун машҳури олам гаштааст. Ҷоннисорон ҷони ҳуд қурбони мардум мекунад. Аз тарниҳи ошиқи баҳри ту Соҳибназар, Базми ирфонии ҳуд бар ҷарҳи гардун мекунад.

Аз соли 1999 то лаҳзай оҳири ҳаёт Раисии Маркази илмии Ҳатлони Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дотсенти кафедраи химия ва биологияи Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ кору фаъолият намуда аст.

Мавсуф муаллифи беш аз 15 китобу дастурамалҳо ва 120 маколаҳои илмӣ буда, яке аз муасисони истироҳатгоҳи "Бешаи



Сабзаалӣ АСОЗОДА, саромӯзгори кафедраи таърихи дунёи қадим, асрҳои миёна ва бостоншиносии факултаи таърихи ДМТ

## АРҶ

Тоҷикам, ориёям, аз дудмони оли Сосону оли Сомонам! Тоҷикам, дар канори рӯдҳои соғу сарчашмаҳои обҳои мусафро, кӯҳсорони сарсабзу домони Меҳр ба дунё омада, тарбия ёфта, дунёи маънавиеро соҳиб гашта, ба тамаддуни ҷаҳонӣ олами маъниеро илқо карда, даҳҳо абармардони илму фарҳанг ва арабобони дини сиёсатро ба воя расонидаам!

Тоҷикам!

Ҳеч гоҳе ба сари ҳамсояву дӯсте, кишвару қавме лашкар накшидаа теге набардоштаам, хиёнату макрero ба касе раво надидам. Шиорам, кору амалам: "Гуфтори нек, пиндори нек ва кирдори нек" буду ҳаст.

Тоҷикам, тоҷикзабонам!

Агарчи ҷаҳонеро бо нерӯ тасхир накардаам, лек каломам, донишам, илму фарҳангам ҷаҳонгир гашта, фарзандонам оламгир шуда...

"Авесто"-ю, "Донишнома"-ю, "Қобуснома" ва "Сиёсат-нома"-ҳоям на таҳо барои ҳуд, балки ба кулли башар ҳидмат кардао, даҳҳо кулбаҳои аҳли адабро ҷароғе гашта, роҳи некуюи накуорӣ ва дӯстии рафоқатро нишон дода...

Тоҷикам...

Дар давоми таъриҳ шояд ба мисли ман кам қавму ҳалқе алайҳи ҳама гуна зулму истибдод, қатлу қуштор, ҳатарҳои мухталиф сабур будаю зинда монда, боз қомати ҳешро рост карда бошад!

Адӯе омаду "Авесто"-ям раДуб, маконаму заминамро ба коми оташ партофта ба ҳато гумон дошт, ки маро ҷисмани рӯҳан аз байн мебардорад. Маданияту забонамро ба кӯи ҳомумӣ меафканд, номамро ба нестӣ мерасонад...

Аммо ман Тоҷикам!

Рӯҳам чу сангистони кӯҳсor қавию устувор аст ва ҳеч гаҳе аз касе наҳаросидау назди душмане сар ба таъзим набурдаам.

Тоҷикам!

Душмани ғаддору кӯрдилам агарҷӣ бо макру ҳиял тоҷ аз сару таҳт ва сарватҳои давлатам ба ямо бурд, биёбон-гарду саҳроӣ буду соҳиби манзалату шаҳрнишин шуд, аммо надонист, он ки дилу ҷонаш бо шамъи ақлу заковат ва дониш мунаvvар ҳасту ҳуд офтоберо мемонад, ҳеч гоҳ дар торикию сардиҳо наме-мирад, гуломи ҳеч касе намешавад...

Тоҷикам, абадзиндаам!

Разиле бо ўрдуди ҳуношому қинаҳо бо дилу нияти нопок омаду ҳонаам сӯҳт, фарзандони некному шуҷоъамро ҳазорон-ҳазор күшт, даҳҳо модаронро ба кулфату ғам гирифтор кард, ҳазорони дигарро аз ҳонаю пайвандон ҷудо ба ҷорӣ тараф пароқандо соҳт, қишизорҳоям поймолу ҳоки поки сарзаминаамро мурдор намуд, агарҷӣ оҳу фиғонамро ҷуз Оғаридгору фалак касе нашунид, аммо ман...

Тоҷикам!

Бо он ҳама ранҷу азоб, қоматам агарҷӣ ҳам гашт vale нашикаст, ҷаҳонам хира гашту лек нобино нашуд, қалбу ҷисмам суст шуду аммо аз тапидан намонд, ба мӯйҳоям ҳоки рӯзгор нишасту сап-сафед гашт, аммо ман аз таҷрибаи талҳи зиндагӣ барои ҳуд сабақе гирифтаам ба пири ҳираде табдил ёфтам...

Тоҷикам!

Бо имконияти андаке аз пайи обод кардани меҳани ҳеш ва истиқолияти Ватан кӯшидам, ҷанд қавму ҳалқро соҳибтамаддун кардаю дари маърифат ва ақлу заковатро барояшон боз намудам. Гарҷӣ ҷанде аз бидавию саҳрорагард дар либоси шогирд ё рафиқе сабаке гирифтаю ба устоди ҳеш номеҳрубонию беҳурматӣ кард, аммо надонист, ки бо ин ҳама ҳеч гоҳ соҳибмактабу соҳибмаком наҳоҳад шуду баракате дар коре наҳоҳад ёфт...

Тоҷикам!

Ҷабру зулм ва талҳои ҳаёту бодҳои номуродро бисёр дидою аз сар гузаронидаам, абарқудратон мулкамро борҳо табартақсом намудаю фарзандонро бо банду девор ва симхорҳо аз ҳам ҷудо карда, хостанд то нақшои нопоки ҳудро амалӣ қунанд ва маро аз байн бардоранд, надонистанд, ки...

Тоҷикам!

Метавонам даҳҳо маротиба эҳҳе шаваму дунёро равоне баҳшам...

Тоҷикам!

Агарҷӣ фарзандон боре бо ҳилаю найранги аҳримане афтида муште ба сари бародар заданд, сад шукр, ки боз фарзона-фарзанде падид омаду миллатро сарчамъ соҳт, давлатро аз марг начот дод, фарзандон боз бо ҳам тифоқ шудаю роҳи адлу инсоф ва обод кардани диёрро пеш гирифтанд.

Тоҷикам!

Кишивари ободу мулки зебо ва давлати соҳибистикполу соҳибҳои ҷудо даромад, ки онро ном Тоҷикистон аст...

Тоҷикам аз Тоҷикистонам, ин миллату ин Ватанро аллакай ҳалқу давлатҳои зиёде мешинонд, эҳтиром менамоянд ва беш аз пеш дар ҳама самтҳо робитаҳоро барқарор карда, барои рушди алоқаҳо ҷиҳуд ҷаҳди тозае менамоянд. Тоҷикистон рӯ ба инкишоф аст...

Тоҷикам!

Ифтиҳор аз миллату Меҳҷон даромад. Тоҷикам, ориёям, аз Тоҷикистони Ориёнам. Тоҷикам, тоҷварам, таҳтнишинам!



# ТЕЛЕВИЗИОНИ КЎЛОБ - МИНБАРИ СУЛХУ САФО



Бахрузӣ ОДИНА,  
сармухаррири Телевизиони Кўлоб,  
Аълоҷи телевизион ва  
радио Тоҷикистон

14-уми май соли 1992 бо ташаббуси яке аз рӯзноманигорони муваффақ ва часур дар минтақаи Кўлоб Сафаралӣ Бозорзода Телевизиони Кўлоб таъсис ёфт. Нақши он дар барқарор намудани Ҳукумати конститутионӣ, якпорчагии Тоҷикистон, ваҳдати миллӣ, сулҳу субот ва баргардонидани фирориёни иҷборӣ аз хориҷи кишвар бузург аст.

Телевизиони Кўлоб дар соли 2002 бо дастирии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба узвияти Кумитаи телевизион ва радио назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон шомил гардонида шуд. Икдоми мазкур боис шуд, ки кормандони Телевизиони Кўлоб барои фатҳи кўллаҳои нафар муввафқиятҳои назаррас қадамҳои устувор гузоранд. Телевизион дар тӯли 25 соли фаъолияти худ ба пешрафту дастовардҳо ноил гардидаст.

Бо мақсади фаъолияти босамар ва вусъат ёфтани фазои иттилоғӣ дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кўлоб бо дастирий ва маблагузории Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар арафаи истиқболи ҷашни 2700 - солагии Кўлоб бинои Телевизиони Кўлоб бо тарҳи замонавӣ сохта шуд.

Ҳамчунин, бо дастирии Раиси собиқи Кумитаи телевизион ва радио назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Асадуллои Раҳмон Телевизиони Кўлоб бо таҷҳизотҳои мусорӣ, аз он ҷумла, таҷҳизоти мавҷ-пахшунандаи иқтидораш пуркӯват ва нақлиёт таъмин гардид.

Теъоди кормандони телевизион замони таъсисёбӣ ба 8 нафар, соли 2002 ба 30 нафар мерасид ва имрӯз шумораи онҳо ба 71 нафар баробар аст.

Соли 2017 аз тарафи Пешвои милллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон "Соли ҷавонон" эълон гардид, ки ин ба роҳбарияти телевизион рӯҳи илҳоми тоза бахшид. Аз ин чост, ки 70%-и кормандони телевизионро ҷавонони бойистеъдоду бомаҳорат ташкил мекунанд. Аз ҷумла, сармухаррири рӯзномаи "Навиди Кўлоб", барандаи Ҷоизаи давлатии ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ, Шоири ҳалқии Тоҷикистон.

Фарогати таҳия ва омода меғардад, ки номгӯи он барномаҳо ба тариқи зайл аст:

Аҳбор, Ҳафта, Даствард, Қишоварз, Чехраи ҳунар, Қасбам ифтиҳори ман аст, Ваҳдат бақои миллат, Зан ва ҷомеа, Мусоҳиба, Авроқи зиндагӣ, Субҳ, Таронаҳои дарҳости, Инсон ва қонун, Қонун ва тартибот, Инсон ва табиат, Оила, Завқ, Дураҳши истиқбол, Пайки истиқбол, Ганчина, Тандурустӣ, Ҳамсол, Варзиш, Мехрпайванд, Дураҳши ситораҳо, Ёде аз бузургон, Шамъи хотира, Ҷавонон ва ҷомеа, Танзим талаби замон, Тарбия талаби замон, Илҳоми шоир, Дар сӯҳбати адаб, Бахтномаи миллат, Сабақи маънавӣ, Ҳунарманд, Маърифат, Шабоҳон,

Абдураҳим Исмоилов, Умархон Камолов, Мавҷуда Раҳимова, Шарофат Сафарова, Азизурат Ашӯрова, Ҳолмурод Ниёзов, Тажҳина Абронова ва Суҳробшоҳи Фарруҳшоҳ, дар Телевизиони Кўлоб аз мактаби қаламкашӣ гузаштанд ва имрӯз барои мардум шахсиятҳои шинохта ва қадррону қадршиносанд.

Сафармуҳаммад Аюбӣ, Шоири ҳалқии Тоҷикистон, барандаи Ҷоизаи давлатии ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ, Арбоби ҳунари Ҷумҳурии Тоҷикистон.

- Дар ин марҳилаи (соли 1992) нангину сангин Сафарали Бозорзода тавонист Телевизиони маҷалии Кўлобро ба ҷунин як қувваи тавонони шикастнопазири идеологӣ



Сайри таъриҳ, Таъриҳ гувоҳ аст, Ҳидоят, Забон пояи миллат, Богдорӣ, Истеъдод, Зеркала историй, Ҷомеа ва иқтисол, Ҳадая дил, Шоҳномаҳонӣ, Нигориши матбуот, Андешаҳо, Вақт, Сарбози ватан, Самари умр, Маданияти шаҳрдорӣ, Маърифати комил, Ватандорӣ, Таронаҳо, Пульс Кулябского региона, Ҳомиёни Ватан, Илоҷи воқеа пеш аз вуқӯъ, Наворҳои гӯё, Ҳамадон, Пирони кӯҳистони Ҳатлон, Об манбаи ҳаёт, Ҷароғаки раҳнамо, Маъюб мариҷ нест, Маориф, Омӯзгор, Некӣ ва накӯйорӣ, Шахрсозӣ, Муқаддасоти миллат ва шоу барномаҳои Муошират, Афкор, Мунозира, Ҷи бояд кард? ва Таҳлил.

Адибону нависандагон нисбат ба фаъолияти Телевизиони Кўлоб назари нек доранд. Аз ҷумла:

Ҳақназар Гоиб, сармухаррири рӯзномаи "Навиди Кўлоб", барандаи Ҷоизаи давлатии ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ, Шоири ҳалқии Тоҷикистон.

- Телевизиони Кўлоб фарзанди замони науви талошҳои нафар аст. Ман дар рушуду камол ва пешрафти Телевизиони Кўлоб талошҳои содикона ва ҷонғидоёнаи сарвари он Сафарали Бозорзода мебинам, ки шахси ҷонкоҳ, дурандеш, мулоҳизакор ва рӯзноманигори пухтакор аст.

У тавонист, ки дар як ҷойи холигӣ ба бунёди телевизион муваффақ шавад, садои онро ба садои дили мо мос кунад. У тавонист дар рӯзҳои саҳттарин дар атрофии телевизион рӯзноманигоронро муттаҳид созад, ба садои рӯзноманигорон мардумро дар атрофии ҳокимиияти конститутионӣ ҷамъ оварад, сафи нави қаламкашони тоҷикро афзояд. Қаламкашоне, ки чун Сайҳомид Одинаев,

табдил дидҳад.

Телевизиони Кўлоб аҳбори қавӣ дошт. Зимнан, Телевизиони маҷалии Кўлоб бо сарварии Сафарали Бозорзода дар ғалабаи ҳукумати қонунӣ, паҳн намудани идеаҳои сулҳу дӯстӣ, якпорчагии Тоҷикистон, ваҳдати мардуми ҷумҳурӣ саҳми авалиндаравча гузашт, ки миёни ҳайати эҷодӣ роҳбару роҳамо ва ҳидоятгар Сафарали Бозорзода буд. Ӯ намегузашт, ки дар эфир дағалкорию дағалгуфтори содир шавад.

Абдулҳоҳ Қаландар, шоир, узви Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон, барандаи Ҷоизаи давлатии "Нишони сӯҳан".

- Дар ҳамон рӯзҳои ҳассосу ҳуనин дар тан либоси низомӣ, дар даст камераи наворбардорӣ, дар забон қаломи сулҳу оштӣ ва ваҳдати миллати Сафарали Бозорзода, ки ҳамагӣ 32-сола буд, кӯшиш ба ҳарҷ медод, то ҳарчи зудтар яқдигарфаҳмӣ шаваду сулҳи пойдор ғала ба кунад. Ӯ ҳамин ният 14-уми май соли 1992 Телевизиони Кўлобро созмон дод, ки дар итидои иқтидори техники ноҷизе дошт.

Фаъолияти ҳаррӯзан Телевизиони Кўлоб аз рӯи нақшаша ҷадвали пахши барномаҳо ҷиҳати иҷрои дастуру супоришиҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, амали гардиҳани самтҳои асосии Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Оли, иҷрои талаботҳои Қонуну Қарорҳои амалкунанда ва Қарорҳои Мушовараи Кумитаи телевизион ва радио назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ монда шуда, дар тарғиби сиёсати имрӯзаш давлату Ҳукумати Тоҷикистон ва тарбияи маънавии аҳолӣ дар вилояти Ҳатлон нақши босазо дорад.

Маҳдудаи шабонарӯзии пахши барномаҳои телевизион аз аввали соли 2014 тавасути таҷҳизоти рақами дар шаҳру ноҳияҳои Кўлоб ба 18,5 соат мерасад.

Тариқи телевизион барномаҳои гуногуни иттилоғӣ, сиёсӣ, иқтисодӣ, фарҳанғӣ ва

Бахшида ба Рӯзи матбуоти тоҷик

## САҲМИ ЗАНОН ДАР РУШДУ ПЕШРАФТИ ҶОМОЕА

Имрӯзҳо дар Тоҷикистони маҳбуби мо ба ҳаёту фаъолияти занон таваҷҷӯҳи ҳамешагӣ зоҳир карда мешавад. Натиҷаи чунин ғамхориву дастгирии давлат ва ҳукumat аст, ки ҳоло Тоҷикистон аз лиҳози шумораи намояндагони бонувон дар ҳамаи шоҳаҳои ҳокимиияти давлатӣ яке аз ҷойҳои намоёни шоҳ мекунад. Аз аввалин устураҳои қадим то қиссаву достонҳои беш аз панҷ ҳазорсолаи гузаштагонамон ба фидокориҳои фарзандони фарзонае пайвастагӣ дорад, ки дар марҳилаҳои тақдирсози миллату сарзаминҳои муқаддаси тоҷикон нақши муҳим бозиданд. Дар радифи абармардони даврони ободонию созандагиҳои Тоҷикистони соҳибиистиколои бонувони шуҷоатманду бедордили кишвар низ ғарҳаварди ин ҷоҳаи пуршебу фарозанд. Бо ташаббуси бевоستии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, сарвари давлатамон Эмомалӣ Раҳмон дар бораи таъмини иштироки занон ва намояндагии онҳо дар ҳамаи шоҳаҳои ҳокимиияти давлатӣ, ҳочагии ҳалқи мамлакат баҳри наzarрас гардонидани мавқеи худ ҳавасманд карда, имконияти мусоидро баҳри ҳудсозии онҳо фарҳам овард. Симои нави зани роҳбар дар замони соҳибиистиколои ташакул ёфта, ҷомеа аз он ба ҳуши пазирӣ намуд. Тавассути ин ҳамаи дастгириҳо имрӯз мақоми зан дар ҷомеа боло рафта, имкони иштироки фаъолияти онҳо дар бахшҳои ҳочагии ҳалқи кишварамон фарҳам аст. Ба шароғати соҳибиистиколои кишвар имрӯзҳо бонуи тоҷикро роҳбари кордон, донишманд, табиби ҳозиқ, соҳибкори муваффақ ва тарбиятгару омӯзгори меҳруbon ast.

Дар Паёми ҳамасолаи худ Пешвои миллат ба масъалаи дастгирии занон диққати маҳсус дода, ҷудо намудани имтиёзҳои ва квотаҳоро барои онҳо дар соҳаҳои гуногуни ҳочагии ҳалқ амри зарурӣ ҳисбодаанд ва онҳо дар раванди таҳқими давлатдории миллӣ рисолати нигоҳдорандай фарҳанг, забон, урғу одат ва анъанаҳои рисолати ходими фаъолияти ҷамъиятио давлатиро адо намуда истодаанд. Ба қайди мо, воқеяни имрӯзai иҷтимои сиёсӣ бори дигар собит месозад, ки зани тоҷикдори иродиа қавӣ, масъулият ва ҳисси баланди ҳудшиносӣ буда, қодир аст мавқеи мустақилона ва назари фардии ҳудро ба равандҳои гуногуни ҷомеа дошта бошад. Воқеан ҳам, имрӯз ниншондиҳандай иштироки занон дар ҷенаки умумии фаъолияти сиёсӣ боло рафта аст, ки ин падидай умедворкунанда аст ва инро бояд эътироф намуд.

Вобаста ба мулоҳизаҳои иброзшуда, ҳулоса намудан мумкин аст, ки сатҳи маърифати занон ба рушди ҷомеа таъсири амиқ дошта, қодир аст механизми фаъолияти таъмин кунандаи роҳшудаи пешрафти он бигардад. Зоро зан шахсест, ки ҳамчун роҳнамо дар оғози роҳи ташаккул ва рушди шахсияти инсонҳо истодааст ва бе яғон шубҳа тақдирчунбони қисмати онҳо шуда метавонад.

Ман ҳамчун зан итмионам комил аст, ки минбаъд занҳои сиёсатмадори мо рисолати пуршарафи ҳудро дар амри ҳифз ва афзун намудани дастовардҳои даврони соҳибиистикололи кишвари маҳбубамон ва пешрафти рушди ҷомеаи навин ба иҷро расонида, ҳамеша ҷомеаро бо таблиғу ташвиқоти ватандустию ватанпарварӣ, ҳудшиносию ҳудоғоҳӣ солим нигоҳ медоранд, зоро дурр шудан аз асли ҳеш, маҳву заволи миллат аст.

Одинамо ШАРИПОВА,  
номзади илмҳои педагогӣ, декани  
факултати филологияи рус



## МОДАР - БЕҲТАРИН НЕҲМАТИ РӮИ ДУНӢ

Модар чӣ калимаи зебост. Зери ин калима чӣ қадар муҳаббати бепоён ғуфтааст. Модар ҳар як ҳарғи ту, ҳар як суханаҳои ширинат бароям мүқаддас аст. Модар сарчашмаи зиндагӣ фарҳанҷи умр, атои хонавода, дӯстдори фарзанд, ғамхори дуҳтар ва ҳазору як пахлӯи нигаҳони зиндагӣ аст. Ӯ мүқаддас аст, ба мисли Ватан, Замин якстост.

Симои нурониаш бозгӯ аз рӯзгораш аст, қомати ҳамидидараш нишон аз ҳоҳи тайнамудааш аст. Пичаҳои сафедаш нишон аз ғамхориҳои ўз пуштибонии фарзандаш аст.

Ту модар маҳзани сиқду сафоӣ,

Наояд аз ту ҳарғиз беъафӣ.

Дар дунё ба мисли модар шахси азиз ва меҳруbon нест. Ҳар касе, ки модарро ҳурмату эҳтиром мекунад, дар зиндагӣ ҳамеша ҳушбахт мегардад. Модар шахси беҳтарин аст. Вай ҳамеша ҳушбахтии фарзандашро мекоҳад. Модарро бардоранд, барои ҳар як шахс ҳатмист. Ҷунон ки бузургони мо гуфтаанд: Писараке аз модараши пурисид:

- Ҳаро гиря мекунӣ? Модар писарашро ба оғӯш гирифта гуфт:

- Намедонам, ҷонакам, намедонам!

Писарак назди модара шағрутро пурисид:

- Ҳаро мадарро ҳамеша гиря мекунад?

Падараш посӯҳ дод:

- Ҳамаи занҳо гиря мекунанд. Бе ҳеч далел, писарак ҳамон вақт дар ҳобаш Ҳудоро дид ва ба ў суол кард:

Ҳаро занҳо гиря мекунанд? Ҳудро ҷавоб дод:

- Ҳар занҳоро ба шакли хосе оғаридам. Ба шонаҳои ўз



# ИЗХОРОТИ МАТБУОТИИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ЭМОМАЛИ РАҲМОН ПАС АЗ МУЛОҚОТУ МУЗОКИРОТ БО ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ӮЗБЕКИСТОН ШАВКАТ МИРЗИЁЕВ



Муҳтарам Шавкат Миромонович,

Муҳтарам намояндагони воситаҳои ахбори омма,

Пеш аз ҳама, меҳоҳам зикр намоям, ки дар натиҷаи сафари давлатии имрӯзаи Президенти Ҷумҳурии Ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Миромонович ба кишварамон мо ба ҳалли таърихи маҷмӯи масъалаҳои муҳими дучонибаи рӯзномаамон расидем.

Сұхбати созанда ва муфассал оид ба доираи васеи масъалаҳои ҳамкории Тоҷикистону Ӯзбекистон ва дурнамои рушди онҳо дар фазои комилан ҳамдигарфаҳӣ сурат гирифт.

Аз рӯи натиҷаи мулоқоту музокирот мо бастаи муҳими саидҳои дучонибаро, ки тақрибан аз 30 созишнома иборат мебошанд ва аксари соҳаҳои қалидии ҳамкории Тоҷикистону Ӯзбекистонро дар бар мегиранд, ба имзо расонидем.

Ин баста фарогири муносибатҳои тиҷоратию иқтисодӣ ва фарҳангиву гуманинӣ, инчунин соҳаҳои мудофиа ва амнияти мо мебошад.

Мо имрӯз қарib ҳамаи масъалаҳои давоми беш аз 20 сол ҷамъшударо ҳал намудем.

Муттаинам, ки натиҷаҳои сафари таърихи муҳтарам Шавкат Миромонович ба Тоҷикистон ба рушди босуръат ва ҳамаҷонибаи тамоми маҷмӯи муносибатҳои музокирот дар асоси дарозмуддат тақони сифатан нав мебахшанд.

Дар ин замина, бо хушнудии бузурге меҳоҳам изҳор дорам, ки аз ҷониби мо қарорҳои ниҳоят муҳим оид ба содагардидани низоми раводид ба муҳлати то 30 рӯз ва тадриҷан барқарор намудани фаъолияти ҳамаи шонздаҳ нуктаҳои гузаргоҳӣ дар сарҳади байни ду кишвар қабул гардиданд.

Қарорҳои мазкур, ки онҳоро мардумони бародари мо солҳои зиёд интизор буданд, ба манфиати онҳо ҷавобгӯ мебошанд.

Доир ба иқдомҳои муштарақ ҷиҳати ҳарчи зудтар пурра ба-

рқарор намудани фаъолияти роҳҳои оҳан, мошингард ва ҳавой, инчунин доир ба паст намудани тарифҳо барои интиқоли транзитӣ ба мувофиқа расидем.

Дар робита ба ин, меҳоҳам аҳамияти барқарорсозии фаъолияти роҳҳои оҳан қитъаи Гала-ба - Амузангро зикр намоям.

Имрӯз мо бо муҳтарам Шавкат Миромонович дар фазои тантанавӣ ин қитъаи роҳро ба истифода ҳоҳем дод.

Ин, бешубҳа, рӯйдоди муҳими аст, зеро дар баробари афзоиши гардиши борқашонӣ миёни кишварҳоямон ва густариши робитаҳои тиҷоратию иқтисодӣ барои пешрафти ҳаёти иқтисодӣ икунии тиҷоратии минтақаҳои ҷанубии Тоҷикистон, ки шуморай аҳолии онҳо зиёда аз се милион нафар мебошад, замана фароҳам меорад.

Дар айни ҳол роҳҳои мустақими ҳавой миёни пойтактаҳои кишварҳоямон фаъоланд ва бо шарофати санадҳои дучонибай имрӯз баймзорасида дар ояндаи наздик робитаҳои ҳавой ва автомобилий миёни дигар шаҳрҳо низ барқарор ҳоҳанд шуд.

Ин тағијироти мусбии соҳаҳои нақлиёт ва коммуникацияи барои таҳқими тамоми маҷмӯи муносибатҳои музокирот миёни муносибатҳои музокирот дар ҷаҳони ҷаҳонӣ мунтазам касб мекунанд.

Имрӯз шарқии байнидавлатии мо бомуваффақият рушд миёбад, робитаҳои таҳқими ҳайатҳои расмӣ ва гурӯҳҳои кории гуногун, доираҳои соҳибкорӣ ва ҳодимони фарҳангӣ ҳусусияти мунтазам касб мекунанд.

Мо минбаъд низ барои густариши мутақобилаи робитаҳои тиҷоратию иқтисодӣ ва фарҳангиву гуманинӣ тадбিҳҳои муассир меандешем.

Зикр кардан боиси хушнудист, ки гардиши савдои ҳориҷӣ миёни Тоҷикистону Ӯзбекистон дорои тамоюли рушди устувор мебошад. Вақтҳои оҳир ҳамаи он шаш маротиба афзуд.

таносибан ба роҳ мондани омӯзиш ва таълими забонҳои ӯзбекӣ ва тоҷикӣ дар Тоҷикистон ва Ӯзбекистон мерафт.

Чонибҳо минбаъд низ барои ҷоннок намудани ҳамкорӣ дар ин соҳа қўшишҳо ба ҳарҷ мединанд.

Мо оид ба доираи васеи масъалаҳои музокирот дар ҷоннок намудани ҳамкорӣ дар ин соҳа қўшишҳо ба ҳарҷ мединанд.

Оид ба масъалаҳои ҳамкорӣ зич дар самти истифодаи оқилона ва ҳамаҷонибаи заҳираҳои обу энергетикӣ, бо назардошти манфиатҳои ҳамаи кишварҳои музокирот дар ҷоннок намудем.

Мо оид ба он, ки иншооти гидроэнергетикии мавҷуда ва соҳташудаистода ба ҳалли мушкилоти обио энергетикии музокирот дар ҷоннок намудем.

Дар ин замина, мо доир ба таҳқими ҳамкорӣ дар мубориза бар зидди таҳдидҳо ва ҳатарҳои мусоир ба мувофиқа расидем.

Мо оид ба ҳамкории минбаъда дар соҳаҳои амният ва мудофиа созишномаҳо имзо намудем. Ин санадҳо тартиби ҳамкории мутақобилаи наздиктари мақомоти ҳифзи ҳуқӯқ, мудофиа ва ҳадамоти махсуси ду давлатро дар таъмини сулҳу субот дар кишварҳоямон ва дар маҷмӯи дар минтақаро мӯайян мекунанд.

Дар доираи музокироти имрӯза, мо оид ба мушкилоти Афғонистон мубодилаи афкор намуда, ақидаҳои ҳамсонро дар бораи ҳодисаҳои дар ин кишвари ҳамсояи ғароҳам мөрӯзӣ мекунанд.

Мо талошҳоро дар самти барқарор намудани сулҳ ва ризоият дар Афғонистон истиқбол намуда, дар ин раванд ҳамагуна дастгириро ба мардуми Афғонистон идома медиҳем.

Созиҳое, ки дар ҳамаи саитҳои зикршуда ба даст омаданд, дар Изҳороти муштарақи ду президент, ки дар ВАО

нашр мешаванд, ба таври мӯфассал дарҷ гардидаанд.

Танҳо ҳаминро зикр мекунам, ки дар маҷмӯъ, мо оид ба зарурати тақвияти ҳамкории мутақобилаи кишварҳоямон, ҳам дар сиғаи дучониба ва ҳам бисёрчониба ҳамфир будем. Бо назардошти ин натиҷаҳои мусбӣ, мо музокироти сатҳи баланди имрӯзаро ҳамчун оғози марҳилаи нави таъриҳӣ дар муносибатҳои дӯстона ва ҳамкории бисёрчанбаи Тоҷикистону Ӯзбекистон арзёбӣ менамоем.

Дар робита ба ин, меҳоҳам саҳми муҳими муҳтарам Шавкат Миромоновичро барои фароҳам овардан ва ташаккули шароити зарурӣ ҷиҳати ба маҷрои сифатан нав баровардани ҳамкориҳои мутақобилаамон махсус таъқид созам.

Ибтикороти Шумо дар ин самти ба беҳтар шудани робитаҳои мутақобилаамон дар ҳамаи масъалаҳои қалидии рӯзномаи муносибатҳои Тоҷикистону Ӯзбекистон мусоидат мекунад.

Барои ин қўшишҳо аз номи Ҳукумат ва мардуми Тоҷикистон ба Шумо миннатдории самимона изҳор медорам.

АЗ рӯзҳои нахустини оғоз намудани фаъолият дар ин мақом дӯсти азиз ва бародарам Шавкат Миромонович, ҳамчун ҷонибдори боэзтиқоди таҳқими муносибатҳо бо ҳамсояҳои дар минтақаро мӯайян мекунанд.

Дар доираи музокироти имрӯза, мо оид ба мушкилоти Афғонистон мубодилаи афкор намуда, ақидаҳои ҳамсонро дар бораи ҳодисаҳои дар ин кишвари ҳамсояи ғароҳам мөрӯзӣ мекунанд.

Мехоҳам онро низ зикр намоям, ки тағијироти мусбии соҳаҳои нақлиёт ва коммуникацияи барои таҳқими тамоми маҷмӯи муносибатҳои музокирот дар ҷаҳони ҷаҳонӣ мунтазам касб мекунанд.

Ба Шумо саломатии бардавом, барои расидан ба ҳадафҳои гузашташуда мувafferакиятҳои нав, инчунин ба мардуми бародари Ӯзбекистон сулҳу некӯаҳволӣ ва шукуғии минбаъдарао таманно дорам.





## ДАВЛАТИ ОСУДАГЙ ДОМОНИ МОДАР БУДААСТ!



Мартаба МИРМАДОВА,  
ассистентти кафедраи  
забонхой хоричий

Ту зеби хонадони ман, ту нури дидагони ман.  
Хабиби ман, табиби ман,  
азизу меҳрбони ман.  
Муаллимам, ту устодам,  
ту имдодам, ту иршодам.  
Ту фарҳангу забони ман,  
ту илҳому ту эҷодам!

Модар! Чӣ сухани зебою муққадас ва дилнишинаст. Вақте ки ин калимаро ба забон мегирим, пеши назарамон шахсе намудор мешавад, ки аз ҷашмонаш нур меборад. Ин нур ба мо роҳи ҳаёти ояндаро равшан мегардонад. Ўз ҳама қимматтар ва аз ҳама мӯътабар аст. Ишқи ўчашмаҳои пурҷӯро мемонад, ки дашту биёбон, саҳрою марғзорро гулистон кунад. Модар ба монанди боғбонест-боғбони моҳир ва ғамхори фарзандон.

МОДАР - он сарчашмаи ҷӯшони ҳаёtest, ки ҳасти моро аз файзи худ шодоб мегардонад. МОДАР - сарчашмаи меҳру муҳаббат, шавқати беканор, нури ҳар як хонадон аст. МОДАР туи он моҳи дурахшоне, ки бо нури меҳрборат шабҳои тираю торики моро равшан месозӣ. МОДАР, ту офтобе дар зиндагӣ ҳаёти, ки равшангари ҳаёти мо ба ҳисоб меравӣ.

Модар шахсест, ки хуршеди лутфу меҳрбонӣ ва отифаю ишқаш ҳамвора хонаамро гарм мекунад... Модар ягона оғарандай инсони комил аст, ки ҳамчун беҳдошти бузурги ҳаёт

одамията бо дунёи равшан оварда, тарбият мекунад ва ба камол мерасонад. Аз ин оғарди бузург замину осмон, ҷаҳони ҷовидон ва ҳамаи ҳасти олам пур аз рози ниҳон дошта, равшаниу нур, ҳушию сурур ва ҳасти рӯҳу ҷон мегиранд. Ҳасти бузурги модар ҳамаи афзалиятҳои зиндагиро сабабгор аст.

**Хуршед ниҳам ном туро ё  
ки ҷаҳонтоб?**  
**Модар, зи бузургӣ сару пои  
ту нигин аст.**  
**Бар гӯш расад аз ту садое  
хушам он рӯз.**  
**Эй хуш, бувад он рӯз  
садоят ба танин аст.**

Модар ситораи зиндагӣ, ситораи дурахшонест, ки ҷаҳонро нур ҷилло мебахшад. Офтоност, ки лаҳзае аз болои кӯҳе баромада, дунёро равшаниу ҳаёт мебахшад. Модар ба қавли бузургон бо як дасташ гаҳвора ва бо дасти дигараш сайёरаро тақкон медиҳад. Модар сарчашмаи зиндагӣ, ширинии ҳаёт, буду набуди фарзанд, зебогии ҳаёт, маънии зиндагии мо мебошад.

Модар беҳтарин армон, азизтарин ҳасти, муқаддастарин мӯъҷиза ва арзандатарин сарваст, ки ҳамагонро ҳаёт бахшидааст. Аз ҳасти пайкари бузургаш ба дили қисвату мадор, тавонониу қарор ва меҳру муҳаббати беканор пайдо мегардад. Тавонони мадар қасро зиннату самар, симу зар, болу пар ва шаҳду армон мебахшад. Такя бар вучуди ҷаҳону инсон оғарини мадар такя бар Яздони пок аст.

Имрӯз ба ин баҳона танҳо аз меҳрбониҳо ва отифаҳои ўсунан ба забон овардам, аммо боз мебинам, ки иқтидорам ба ситоиши васфи ўнамрасад. Ба мадари азизам, аз даргоҳи Ҳудованди бузургвор давлати беъзопон, умри бобаракат ва сао-

дати ду дунёро орзу мекунам. Қадри мадарро донистан қарзи ҳар яки мост. Беҳтарин шахсе, ки муҳаббаташ нисбат ба фарзанд кам намешавад ин мадар аст. Пас чаро мо ба қадри ҷунин шахси баландмарта ба нарасем?

**Давлати осудагӣ домони  
модар будааст,**  
**Ҳар баҳоре аз лаби  
ҳандони мадар будааст.**  
**Абр чун бӯсад рӯҳи  
наргису ёсу настаран,**  
**Шуртар аз оби ўборони  
модар будааст.**  
**Нест оҳанге, ки то бахшад  
фараҳ бар рӯҳу ҷон,**  
**Беҳтарин савту садо,  
афғони мадар будааст.**  
**Дилбаре чун тарки ёре  
мекунад боке мабод,**  
**Аз ҳама танҳоиҳо ҳиҷрони  
модар будааст.**  
**Бо умеде аз шикебоӣ ба  
раҳ дузад нигоҳ,**  
**Мунтазир доим ба раҳ  
ҷашмони мадар будааст...**



Аз фурсати муносиб истифода бурда, мадари меҳрбону ғамхорам, ҳасти ҳаётам, пораҷонамро, ҳамзамон тамоми мадаронро бо Рӯзи мадар табрику таҳният гуфта, ба онҳо аз даргоҳи илоҳӣ тамоми ҳушиҳои зиндагиро таманно додрам.

## БУЗУРГИИ МОДАР ИН БУЗУРГИИ ФАРЗАНД АСТ!



Муҳридин ХОЛНАЗАРОВ,  
донишҷӯи соли 1-уми факултети  
молияти иқтисодӣ

Вақте ки мадар мегӯем, та моми бадану рӯҳамонро як эҳсоси хубе фаро мегирад, ки мо аз он ҳаловат мебарем. Модар ба мисли замин якто аст. Аё мадар, туро ёд кардам, дар танҳои ҷашм мепӯшам ва садои ҳандаҳоят ба гӯш мерасад ва вақте ки ҷашм мекушоям, ин садо ҳомӯш меҳарداد, зеро ин садо тасавvуре аз хотиротам ҳаст. Туро ёд кардам, мадар. Чи гуна суханҳои бароят бигӯям, то ту дар наздам ҳозир шавӣ ва туро оғӯш гирам, сараро болои китфонат гузoram, роҳат кунам. Оҳ, мадар, ҷашмонам аз ёди ту ҳамеша нам ҳастанд.

### Навқалам МОДАР!

Раҷабмоя АБДУҶАҲҲОР,  
донишҷӯи соли 2-уми факултети омӯзгорӣ

**Қудуми мадарон бо биҳишт аст,**  
**Муҳаммад дар ҳадиси худ навиштаст.**  
**Ҳудованде, ки мадар дод бар он,**  
**Муҳаббат дар замони ў бикиштаст.**



## ДУ ҲИКОЯИ ПАНДОМӮЗ



Фарҳад САИДОВ, донишҷӯи соли 3-уми факултети филологияи тоҷик ва журналистика (таҳсияти ҳикояҳо)

### ЗАНОНИ ШАРАФМАНД

Анӯшервони одил рӯзе аз назди қасари худ мегузашт ва ҷашмаш ба зани соҳибчамолу диловару дилрабое афтод. Аз вазири ҳеш пурсон шуд: ин бону зебо кист? Вазир гуфт: ин бону ҳамсари фалон маъмури дарбори шумост. Анушервон зуд шавҳари он занро ба баҳонаи корҳои маъмури дарбор ба шаҳри дигар равон кард ва худ назди он бону рафт. Бону ҳонавода аз ташрифи шоҳ ҳайрон шуду ба эҳтиромаш таъзим намуд. Шоҳ ба ҷашми ҳаридории суҷаш назар дӯхта гуфт: ман ба мақсади ком ситондан наздат омадам. Зан аз гуфтаҳои шоҳ мутаҳайир гашту ба тамкин ҷавоб дод: шоҳам, азми Шумо назди азamat шаҳомати шоҳӣ ҷаве арзиш надорад. Ман бовар дoram, ки ҳаргиз шер пасмондаи турғро наҳӯрад.

Анӯшервон чун посухи ин бонуру шунид, ҳуашаш омад ва берун рафт. Чун шавҳараш боз гашт, аз асли воқеа оғоҳ шуд, занро ба ҳонаи падар равон кард. Падарарӯсааш аз ин амали домод саҳт ошуфта шуду назди шоҳ омад ва дар шоҳидии домодаш гуфт: шоҳам, ин мард аз ман боги серҳосиле гирифта буд ва аз меваҳои бοғ ҳӯрда, имрӯз меҳоҳад онро поймол бикиунад. Домод назди шоҳ посух гуфт: Шоҳам! Падарарӯсаам давои воқея ва дуруст мекунад, вале ман чун дар сафар будам, пас аз баргашт дар бοғ нақши пошире дидаам ва фикр кардам, ки бοғ поймол гаштааст. Шоҳ аз посухи ў қаноатманд шуда гуфт: дуруст гуфти, шер ба умеди поймоли бοғ рафта буд, вале соҳиби бοғ нагузшот, ки меваҳои бοғ беҳуда поймол бишаванд...

### ПОДШОҲ ВА ВАЗИРИ ОҚИЛ...

Подшоҳро вазири оқил буд. Ўз ҷазира даст бардошт. Подшоҳ аз дигар вазирон пурсид, ки вазири оқил кучост?

Гуфтанд: Аз ҷазира даст бардоштааст ва ба ибодати Ҳудо маҳгул аст.

Подшоҳ назди вазир рафт ва аз у пурсид:  
Аз ман чи хато диди, кивазоратро тарқ карди?

Гуфт: Аз панҷ сабаб.

Якум: Он, ки ту ҳамеша нишаста буди ва ман ҳузури ту рост меистодам.

Акнун бандагии Ҳудоero мекунам, ки маро ҳатто дар намозҳам ҳукм бар нишастан мекунад.

Дуввум: Он, ки ту таъом меҳурди ва ман нигоҳ мекардам. Акнун Раззоқе пайдо кардам, ки У намехурад ва маро меҳуронад.

Севвум: Онки ту хоб мекарди ва ман посбони мекардам. Ҳудо чунон аст, ки ҳаргиз намехобад ва маро посбони мекунад.

Ҷаҳорум: Онки метарсидам агар ту бимири, маро аз душманонат осебе

бирасад. Акнун Ҳудо ман чунон аст, ки ҳаргиз наҳоҳад мурд ва маро аз душманон ҳифз ҳоҳад кард.

Панҷум: Метарсидам, ки агар гуноҳе аз ман сар занад, авғам нақуни. Акнун Ҳудо ман чунон раҳим аст, ки гуноҳонамро мебахшад.

Ҳудоё! Моро як лаҳза ба ҳоли худ во нагузор.

## МОДАР! ТУ БИҲИШТИ!



Рахматулло САНГОЕВ,  
донишҷӯи соли 4-уми факултети  
химия, биология ва география

Ҳар рӯз агар гирия кунем пеши Ҳудо. Сад амри дигар, агар биёрем бачо, Ҳаргиз ба рӯзи шодмонӣ нарасем. Гар мадари мо зи мо набошад ризо.

Оре, мадар қиматарин неъмати дунё, сарчашмаи муҳаббати беканор, ҳиматбалantari шахси башарият мебошад. Маҳз меҳри бепоён ва навозиши гарми ў моро ба оламу одам ошно сохтааст. Захмати шабонарӯзӣ, бедорхобии ту танҳо ба худат хос буда, маро дар ҳайрат меорад. Инсон баъд аз роҳ гаштан аз оғӯши гарми мадар қимати ўро хубтар дарк мекунад, зеро мисли канори мадар биҳиштосо макони дигаре нест. Мутаассифона, на ҳамаи вақт мо ба иззати ин ганҷи қиммат расида метавонем. Гоҳо дар дарёи пуршурӣ ҷавонӣ ва ишқу ҳавас заврақ меронем ва модарро фаромӯш месозем. Замоне аз кирдори худ пушаймон мегардем, ки ўро дигар намёбем.

Зихӣ мадар бо ҷашни қудрату матонат, эҳсону часорат ва меҳру садоқати беканор, ки бузургони олам пешат сар фурӯд меоранд.

## ФАРҲАНГИ СУХАНВА- РИРО БОЯД ОМУХТ!



Диларуз ЗИКИРОВА,  
донишҷӯи соли 3-уми факултати  
химия, биология ва география

Сухандонию сухангӯй беҳтарин хислати инсонӣ ба шумор меравад. Бинобар, ин, ҳар як шахсро лозим аст, ки дар вақти сухан гуфтан бояд боэҳтиёту мулоҳизакор бошад. Сухан бениҳояд таъсири бузург дорад. Аз ин рӯ, таъсири он аз дами шамшер ҳам тезтар аст. Дар миёни ҳалқ мақоле ҳаст, ки "Захми табар фаромӯш мешавад, аммо заҳри сухан аз хотир намеравад".

Ҳар як шахс бояд сухандону сухангӯй бошад, одоби сухан гуфтанро бо диагонал донад. Мутаассифона, дар ҷамъияти имрӯза нафароне ёфт мешаванд, ки ба ҷои сухани нек ҳамеша сухандони бадро истифода мебаранд, ки дар бисёр маврид ба он шахс суду зиён меорад.

Сухани бад аз тарафи одамони беандеша, бе-фарҳанг ва камсавод дар бисёр маврид истифода бурда мешавад. Сухани некро бошад, одамони донишманд бофарҳанг ва бомаърифат мегӯянд.

Албатта, суханҷои донишмандону мутафаккирон ба шаҳс рӯҳу илҳоми тоза мебахшад, инсонро ба роҳи рост ҳидоят мекунад. Вақте ки дар назди мардум сухан мегӯем, бояд аввали охирири онро фикр кунем, ҷониши бояни нороҳатии диагонал нашавад. Аз ин рӯ, ҳар инсон бояд сухандону сухангӯй бошад. Бояд бо мардуми сухангӯю бомаърифат ҳамнишин бошем.

Ҳусайн Воязи Кошифӣ дар пандномаи хеш таҳти увони "Футуватномаи Султонӣ" дар хусуси сухан овардааст: "Бидон, ки шарафи одамӣ ба нутқ аст ва ҳар ки дар нутқ адаб риоя накунад, аз ин шараф бе баҳра бошад".

Сухани беандеша ба монанди бодоми талҳ аст, баъди ба даҳон андохтан пушаймонӣ меорад. Ҳар як донишҷӯ дар баробари аз ҳуд намудани иҳтиёси сухан бояд сухандону бомуҳиза бошад, ҷониши сухандонӣ барои ҳар як мутахассиси ҷавон дар оянда аҳамияти қалиддорад.

## ДИЛ ГУВОҲИ ҲАҚ



Қобилҷон КАРИМОВ,  
донишҷӯи соли 3-уми факултати  
филологияи тоҷик ва журналистика

Ишқи поки ошиқон моро ҳамеша раҳбар аст,  
Қалби мо аз сӯзи ишқи ошиқи хокистар аст.  
Ҷуз Ҳудованд қас набошад боҳабар аз ҳоли ман,  
Чун бар он Лайлисифат шояд, ки Мачнун дигар аст.  
Лек ман бар боварӣ аз ишқи он Яздони пок,  
З-ин бигӯям қалби ў покиза мисли Каесар аст.  
Илми гайбро кас намедонад ба ман гӯфтанд ҳалқ,  
Дил гувоҳи Ҳақ бувад ин ҷумла байни олам аст.  
Дар дилаш шояд набошад меҳри пок чун ишқи ман,  
З-он дили ман ошиқи он дилрабову дилбар аст.  
Ишқи он Лайлисифат моро намуд Мачнуну ҳуд,  
Чун дар ишқи ошиқӣ Қобил зи Мачнун бартар аст.

## ТОЧИКИСТОН



Киматгули АҲМАД,  
донишҷӯи соли 3-уми  
факултати омӯзгорӣ

Точикистони азизам ҷон бүхшиши олам аст,  
Нозанини рӯи дунёву ҷаҳони одам аст.  
Точикистон фаҳри дунёни мани соҳибеатан,  
Обу хокат аз бароям роҳати ҷону тан аст.  
Дар канори гарми ту ҷун дар канори модарам,  
Саҷда месозам ба хокат модари баҳтоварам.  
Гӯшаи имони инсонию домони бүхшиш,  
Маҳзани ганҷу саҳои кишвари паҳноварам.

## МОДАР - БЕҲТАРИН ШАҲСИЯТ



Манизха АФИЗЗОДА,  
донишҷӯи соли I-уми факултати  
филологияи тоҷик ва журналистика

Дар пешӣ пои модари ҳуд саҷда мекунам,  
Худро гулому чокару ҳам бандар мекунам.

Модар қалимаи ширин ва гуворост. Дар Зери ин мағҳум ҳазорон маънино мағҳум нуҳуфта: ишқу муҳаббат, сидқу сафо, зебой, шуҷоату часорату хоксорӣ аз ҳама муҳимаш - бахшандагист. Гӯё модар барои ҳамин ба дунё омадааст, ки бубухшаду ҳатоҳои мородар зиндагӣ пушонад.

Қалби модар онаест пурҷилло, ки дар он ҳеч губор ва ҳеч қинае наменишинад.

Сарлашари бузурги Фаронсавӣ Напалеон мақоми модаронро ба дараҷаи баландтарин бардошта ҷунин гуфтааст. "Модар ба як даст гавҳора ва бо дасти дигар дунёро такон медиҳад".

Модарон дар рӯи замин сарҷашмаи ҳуշкнашаванд ҳаёт, муқаддимаи ҳаловату осоишанд. Чи қадаре, ки фарзанд ба воя расаду соҳиби уновон ғарадад, вале дар назди модар мисли қӯдаки навзод аст.

Мо фаҳр аз он дорем, ки имрӯз занону модарон дар ҳама соҳаҳои ҳочагии ҳалқи мамлакатамон кор ва фаъолият намуда, дар рушду ҷомеа саҳмгузоранд.

## МОДАР - ҚИБЛАГОҲИ БУЗУРГВОРАМ



Момонҷон АБДУЛЛОЗОДА,  
донишҷӯи соли 2-уми  
факултати омӯзгорӣ

Модар вожаи зебою дилнишин ҳарф - ҳарфаш беҳтарин, шахси азизу мӯтабар ва муқаддас барои ҳар як фарди рӯи дунёст. Модар шаб то рӯз ва рӯз то бегоҳ дар сари гаҳвораи фарзанд нишаста, ўро на-возиш мекунад, алла мегӯяд, сурӯд меҳонад, сурӯд ширину равон "Сурӯди алларо"-ро меҳонад. Ба сад умуди орӯҳои бепоён тифлашро қалон мекунад.

Ту бузурги модар! Ҳуршедро ҳар саҳар аз хоб бедор мекунӣ ва офтоб аз нури ту нур мегиранд, нури сафои моҳтоб ҳам. Модар ба мисли ҷашмаест, ҷашмаи оби ҳаётӣ инсон дар рӯи замин ба модар вобаста аст. Модар боғбонест, боғбони моҳир ва ғамҳори фарзандон... Модар қиблагоҳи бузургворам бо тоҷроҳи охирини мӯи сиёҳат низ сафедиҳо чун барф падид омаданд. Ҳар гоҳ чун азми сафар ба ҷое мекунам бо кафи дуои ҳуд садо мекунӣ "Роҳат сафед!" ва дуоят, албатта мустаҷоб мегардад.

## ҚАДРИ МОДАР



Хуршед ҚУРБОНОВ,  
донишҷӯи соли I-уми факултати  
молиявии иқтисодӣ

Ҳар инсоне, ки ба қадри модар мерасад, маъниони онро дорад, ки модараширо дӯст медорад ва эҳтиром менамояд ва ҳар инсоне, ки ба модари ҳуд бе-эҳтиромӣ мекунад ва дили модари ҳудро меранҷонад, ҳеч гоҳ дар умраш баракат намеёбад. Қалби модар мисли ятика аз tillost. Танҳо модар аст, ки саҳтиҳои зиндагиро ба мо қисмат мекунад. Меҳри беҳамтои модар ба мисли ҳуршеди олам аст, ки ба тамоми олам саҳоватмандона нӯр мепошад. Қалимаи модар қалимаест, ки дар тамоми забонҳои ҷаҳон як хел оҳангӣ ҳавозишкорона дорад.

Ҷоннат, ки ризои мо дар он аст,  
Дар зери қудуми модарон аст.

## МИНБАРИ

### МОДАР-ГАНЧИНАИ ЯГОНА ВА НОТАКРОР!



Қўмришисоу САҒАРАЛИ,  
донишҷӯи соли 2-уми  
факултати омӯзгорӣ

Якшаба он ранҷ, ки модар қашид.

Бо ду ҷаҳонаш натавон бар қашид.

Қалимаи модар як ҷаҳон маънидорад. Моякшана ранҷи модарро ба сад соли умри хеш наметавонем баробар кунем.

Модарон дар қатори таваллуду тарбияи фарзанд, инчунин бисёр вазифаҳои пурмасъулро бар дӯш доранд. Модарон бузурганд ва чун замин пуртоқатанд, ки тамоми ғаммақатро ба души ҳуд гирифта, барои зиндагии осудаю ҳушибахти ми ҳамаи шароитро фароҳам мөрэнд, ҳамеша ба ғамҳоямон шариканд сутуни қалбҳоянд. Беҳтарин шахсе, ки моро дар ҳама ҳолат дарк карда метавонанд, ин танҳо модар асту ҳолос. Модарон дар зиндагӣ беҳратин рафиқу роҳнамо ҳастанд, бахшандаанд, ба ҳама ҳатоҳоямон ҷашм пӯшида, дӯстамон мөрэнд.

Модарон беҳтарин пушту паноҳ, арзандатарин ҳастии ҳаёт, равшандиҳанд ҳар як хонадон, қуввату мадори дилҳои натавонанд, ки дар ҳар як тапиши дил ба мо ақлу заковат, меҳру муҳаббат ва эъҷозу ҳикмату ҳираду сарват мебахшанд. Бузургии модар он аст, ки моро дарк карда метавонанд, вале аксари мо ба қадри ин намерасем.

Азизон! Модарон беҳтарин ганчинаи ноёбу нотакроранд. Онҳо беҳтарин дорони ҳаётанд, ки барои ба дунё омадаанд ба камол расидани насли саҳда ҳизмати азрасанд мекунанд.

## ГАВҲАРИ НОЁБ ҲАСТИ, МОДАРАМ!



Аслиддин ХОЛМАТОВ,  
донишҷӯи соли 2-уми факултати  
муҳандисӣ-енергетикии ДТМИК

Модар сафобахшандай ҳаёт буда, аз ҳама қиматтарин шахс дар олами ҳастӣ мебошад. Меҳри беҳамтои Модар ба мисли ҳур shedi олам аст, ки ба тамоми ҷаҳон саҳоватмандона нурпоши мекунад.

Эй сарнавиштози ман! Маро ба оғӯш гир, бо гармии қалби хеш тамоми гармии зиндагиро дех. Шири сафедам дех, то дилу имону вичонам ба мисли ширин сафедат покиза бошад. Дастамро гир, то тавонам, ба нерӯи додаи ту дasti мардумони фитодаро гирам. Ҳарфҳом омӯз, то забони модаронаатро ба ҷону дил баробар донам. Ақламро сайқал дех, то хубро аз бад, сиёҳро аз сафед фарқ кунам. Бо меҳру рӯи дастат бигир ва рӯйи гавҳора гузашта "Алла" гӯй, то оҳангӣ ҷонғизоят ба ҷонам ҳаловат баҳшаду дар ҳар ҷонбиданаш пастиву баландии зиндагиро эҳсос намоям.

Модари азиз, пандам бидех, аз он сайқалгоҳи ақлу фаросати ҳуд, то дар набардҳои ин дунёи гузарое намонам. Ба ин хотир, дуоям дех, чун медонам, дуои модаронаи ту ҳамеша мустаҷоб ҳоҳад шуд.

**Якстост ба мо замину якстост сомо,**

**Якстос ба зиндагонӣ ҳуршед ба мо.**

**Моҳ аст агар ягона дар ҷарҳи фалак,**

**Монанди Ватан ба мост модар якто.**

Садои ту ҳамаро мафтун карда. Ту беҳтарини беҳтаринҳоӣ, ту бузургтарини бузургонӣ, ту азизи дилу дидоҳоӣ.

Модарҷон! Оцизӣ мекашам назди илтифоти ту назди меҳрубонию ҳавозишҳои ту, назди бузургиат. Соатҳо ситоишат созам, моҳҳо бароят бихонам, солҳо васфат намоям, ҳама ноҷиз аст.

Модарҷон! Ту фариштai поку нозанинӣ!

# ДОНИШЧУ

## БИХИШТ ЗЕРИ ҚАДА- МИ МОДАРОН АСТ!

Далер РАХМАТОВ,  
донишчуну соли 3-юми факултата химия,  
биология ва география



Хурмати модар касе кард то ба охир дўстон,  
Дар қўймат мешаевад ҷояш биҳишти ҷовидон.

Модар! Ин калима барои ҳар фард, новобаста аз ранги пўст ва гуногуни забон маҳбубтарин калима аст. Модар ягона шахсест, ки то лаҳзаҳои охирини ҳаёт дар фикри фарзанд аст, агар зарур бошад баҳри начоти фарзанд бе фикру андеша худро фидо мекунад. Модар, гавҳараки дида ва дурри аст. Аз неъматҳои зоҳириву ботинӣ ва моддиву маънавӣ моро бархӯрдор ва комгор гардонидааст. Дар роҳи тарбияти фарзанд чӣ раҷҳову заҳматҳо кашидааст. Аксари лаззатҳо ва неъматҳои дунёро ба хотири фарзандон тарк кардааст. То ба камолот расидани фарзанд чӣ ранҷу машғӯтҳо мекашад, ожангҳо дар ҷеҳраи зебои ў пайдо мешавад. Қомати сарвии алифсони ў камонсифат мегардад. Баҳту саодати ҳешро нисори фарзандон месозад. Аз ин рӯ, ба фарзандон воҷиб аст, ки волидайниро эҳтиром ва икrom намоянд.

Дар ҳақиқат, модар барои фарзанд ҳам мактаб аст ва ҳам муаллим. Шахсиятест, ки лоиқу сазовори эҳтиром аст. Ҳар кас ҳурмати модарро ба ҷо орад, ба мақому манзалаи баланд сазовор мегардад.

## TEACHER'S LESSON

Sayohat Habibulozoda  
1-st year faculty foreign philology




If you could be a high school teacher for a day what you would teach and how would you teach it? Why does this subject resonate you today?

We are very happy that we live in such good community that helped us to know, to learn and to do those things that for many years ago was impossible. A high school student are very clever and they quickly understand, that what kind of activity teacher will provide with them. If I could be a high school teacher for a day I'll be serious at this moment because at first time when you introduce yourself you must tell about your method and how can you use it during lessons. There are a lot of ways to make the lesson more interesting and it may be delivered as: film strips, pre-recorded audio and television programs. So we can use new methods in order to attract the students for improving their English skills. Also I would like to teach from English language. It's one of the favorite things for me that I want to do. What I would teach? I'll choose one interesting theme and divided students in two group, make debate. First of all I'll explain the rule of debate. Debate it's type of lesson. In this position the speech of student will developed and they improve their social skills. They talk to each other and also will find a new problem in community and decide how can to solve it. This subject will very affect me in my career and in my personality. I also interested those things that somebody said: "it's impossible", but I disagree in this case, because in the world there is nothing possible, the very words say I am possible.

## ФАРАҲУ ШОДИИ МОДАР

Муҳаммадали УСМОНОВ,  
донишчуну соли 3-юми факултата  
филологияи ҳориҷӣ



Аввалҳои моҳи март барфҳои болои кӯҳҳои дехаамон оҳиста-оҳиста об мешуданд. Бўй гарм мerasid. Бачаҳо гурӯҳ-гурӯҳ шуда, ҳар гуна бозиҳо ташкил менамуданд. Ман аз ҳавлиамон овози шавқуни бачаҳоро мешунидам. Модарам, ки пичаҳояш сафед шуда буд, ранҷу дард азияташ медод ва якуним сол боз рӯй ҷойгаҳ меҳобид. Ман бошам корҳои хонаро ягон-ягон иҷро мекардам. Иди модарон - 8 март фаро мerasid, дар андешаи модарармо шод кардан будам ва фикр карда ба хулосае омадам, ки барояш гул ҳадя мекунам.

Медонистам, ки бачаҳои дехаи моҳи ғеврал ба гулчинӣ мебароянд. Якеашро ҳоҳиш кардам, ки бароям гул чида беҳрад, пулашро медиҳам. Вақте ярӯз пеш аз ҳаштуми март, бегоҳӣ гулҳоро ба даст гирифтам, хеле тару тоза буданд. "Инҳоро то пагоҳ чӣ ҳел нигоҳ дорам, ки пажмурда нашаванд?" мепурсидам аз худам. Сипас, гулҳоро ба об мондам. Рӯзи дигар вақте онҳоро гирифтам ҳамчунон тару тоза менамуданд, ки гӯё нав аз ҳоҳ берун овардагист. Назди модарам омадам, валие хоб буданд. Наҳостам, ки бедорашон кунам, сари болинаш интизор нишастам. Чун бедор шуда маро дар наздаш бо дастаи гулҳо дид, табассуми зебое дар ҷеҳрааш намоён гашт ва аз ҷояш майли ҳестан намуд. Кӯмакаш кардам, ки рӯй ҷойгаҳ нишинад. Ҷеҳраи модарам гӯё мисли гулҳои дасти ман мешукуфт. Лаҳзае чунинам намуд, ки дунёро барояш ҳадя овардам. Модар навозишам намуд. Сар ба зонуяш ниҳодам. Аҷаб нақҳате дорад оғӯши модар...

Агар дарвозаро намезаданд, ман то дер аз бўй модар хумор мешикастам. Ба ҳавлӣ баромадам, ки бачаҳо маро даъват доранд, то ҳамроҳашон гулгардонӣ равам. Ҳарчанд вақтҳои оҳир кам ба қӯча мебаромадам, валие ин дафъа модар иҷозат дод, ки равам. Бо бачаҳо ба мардуми деха гулҳои наврӯзиро нишон медодему суруди ҳалқии "Гулгардонӣ"-ро ҳама яқъо бо як овоз месуред...

Шукри Худо модарам сиҳат ёфтанд, вазъи саломатиашон хуб шуд. Валие ҷанди вақти дигар маро як савол язият медод. Чаро модарам пештар намехост, ки ман ба берун баромада, бо бачаҳо бозӣ кунам, валие рӯзи гулгардонӣ роӣ шуд? Ҳарчанд фикр мекардам, фаҳмида наметавонистам. Як рӯз ин саволро аз ҳудаишон пурсидал. Ҳамоно табассуми зебое карду чунин гуфт:

Он рӯз, ки ба ман гул ҳадя овардӣ, хеле фараҳ ёфтам. Аз дидани рӯи гул ҳурсанд шудам. Шукrona кардам, ки ба баҳори нав расидам. Бачаҳо, ки ба гулгардонӣ даъватат карданд, ҳостам ҳамроҳашон биравӣ ва барои фараҳёб гаштани ҷанди дардманди дигари деха васила шавӣ.

Бале, модарон чунинад, ки ҳангоми дардманд будани ҳудашон ҳам, меҳоҳанд ҳуҳшӯӣ ва фараҳро бо дигарон қисмат ҳунаанд. Зиҳӣ, эй модари ғамхор, ғамхори ҳамагон! Баҳори нозанин, ки бо номи ту оғоз мегардад, бигзор оғози шукуфии сарсабзии ҳамагон бошад. Зеро зиндагӣ бе Modar ҳеч аст.

## ИДАТ МУБОРАК, МОДАРЧОНИ АЗИЗАМ!

Шарифхон ХОЛМАДОВ,  
донишчуну соли 3-юми факултата омӯзгорӣ



Модар калимаи ширина ва дилангез аст. Беҳтарин арзиш баъд аз Худо волидайн аст. Дар дунё ширинтар аз калимаи модар ва гуворотар аз суханони пурмуҳаббати ў каломе нест. Модар сарчашмай тамоми некиҳо ва оғози ҳамаи хубиҳост. Модар офтоби дураҳшонест, ки бо нуру зиёни ҳеш рӯзгори фарзандро рӯшану мунаввар месозад, бо анвори пурциллоҳи гармию саодат ато мекунад. Ин аст, ки тамоми суханварони олам дар васфи бузургиву қудрати модар беҳтарин суханҳоро гуфтаанд. Ҳоий Шерали дар "Модарнома"-и ҳеш, ки саросар ашъори нотакрореро дар васфи модарро фаро мегирад, чунин гуфтааст:

Сад ҷону дил фидои як муддаои Модар,  
Фатҳу қушиши орад дасти дуюи Модар.

Воқеан модар азизтарин ва меҳрубонтарин шахс барои ҳар яки мост. Ман модари худ ва тамоми модарони дунёро ба ин Рӯзи идашон табрик мегӯям.

## ЗАН-МОДАР - БАҲ- ШАНДАИ ҲАЁТ

Маҳмуд САҒАРОВ,  
донишчуну соли 3-юми факултата  
молиявио иқтиносӣ



Модар, чи калимаи мӯқаддасест. Вақте калимаи модар ба забон меояд, тамоми вуҷуди моро эҳсосии дилангезе фаро мегирад, ки мо аз он ҳаловат мебарем. Модар ба мисли замин якстоз ва муҳаббати ў барои моянад. Модар аз азал ва дар ҳама давру замон иззату икром ва эҳтироми хосаро сазовор буду ҳаст ва хоҳад монд. Мақоми ў барои мардуми ҳама гуна қавму наҳодҳо ва пайравони дину маҳбабҳо гуногун волост, аммо ислом барои модар мартабаи бузургтаринро сазовор донистааст. Муҳаббати модар азалий, покизаю самимӣ, бегараз ва белён аст, ба андозае, ки дӯстат мөдорад баројат чон медиҳаду дар иваз чизе намехоҳад. Ҳатто дар бистари марғ ҳам дар ғами фарзанд аст. Қалби модар мисли уқёнуси бекарони меҳру шафқату бахшиш аст. Ба қадри ин меҳри ҷонғидони модар чи гуна метавон расид? Ба андешаи ман танҳо бо ҳурмату эҳтиром ва донистани қадру манзалати вай, аз ҷумла бо гирифтани донишҳои замонавӣ ва хизмат ба ҳалқу ватан метавоним қадри модар биразад.

Обрӯи аҳли дин аз ҳоҳи пои модар аст,  
Ҳарчи доранд ин ҷамоат аз дуюи модар аст.  
Он чи дар ғасфи биҳишти фармуд Қуръони Карим,  
Соҳиби Қуръон бигуфто, зери пои модар аст.

## OUR CHINES TEACHER

Yusufzoda Omnia,  
I course faculty of foreign philology in  
english and chines deportment



I study at Kulob state University named after Abuabdullohi Rudaka at faculty of foreign philology in English and Chines deportment. We learn English and Chines languages in our faculty. Our Chines teacher is Nematullo Nusratullo. He is an experienced teacher. He is younger teacher and he is working here about 3 years. From 2010 till 2015 he studied at foreign affairs deportment and also he studied at the deportment of master about 2 years. He studied Chines languages for 2 years in China. This year 2017 he did is best in order to bring us a Chines teacher. All student trust and respect him. Except of this own language knows Chines, English and Russian languages and he speaks all free. He always help the students in hard times. He tries that his apprentices learn and foreign languages in order to serve in our society. I wish you successful in your life and work.

## ҚАДРИ МОДАРРО БИДОН!

Махғиҷат ҶУМАЕВА,  
донишчуну соли I-уми факултата  
филологияи тоҷик ва журналистика



Модар калима зебост, ки аз шунданаш қасро эҳсоси хубе фаро мегирад. Модар қиматтарин неъмати рӯи замин, сарчашмай муҳаббати беканор, ҳимматбалантарин шахси бошариат ба шумор мераవад.

Модар дар зери болини қӯдаки худ китоб ва ё дигар муқаддасотро мегузарад, ки ҳар яки онҳо рамзи худро дорад. Вай меҳоҳад, ки тифлаш бенуқс калон шуда, мададгори даврони пири гардад. Оре, модар мисли замин танҳо ва якстоз:

Ту монандо замин танҳои модар,  
Ту монандо замин якстози модар.

Мутаассифона, на ҳама вақт ми бо иззаташ мерасем. Гоҳо дар дарёи пуршурӣ ҷавонӣ, ишқу ҳавас заврақ меронему модаро фаромӯш месозем, валие баъд пушаймон мешавем, аммо дигар ўро намеёбем.



## ГОЛИБИ КРОССВОРД МУАЙЯН НАШУД!

Боиси хурсандист, ки хонандагон ба рӯзномаи "Анвори дониш" таваҷӯҳӣ хосса доранд. Ба кроссворди шумораи гузашта 14 нафар ҷавоб пешниҳод кард, аммо дар мавриди голиб шудан бояд эҳтиёткорона қаламро ба даст гирифт. Ҳулоса, аз 14 нафар ҳеч қадомашон кроссвордро бехато пур карда натононистанд.

Индо Абдуллоҳ Гурбатӣ (05.03.2018, соати 1000 5 хото), Абдураҳмони Муҳаммадӣ (05.03.2018, соати 1100 9 хото), Расулов Сайдахлам, (05.03.2018, соати 1125 10 хото), Шарипов Бедилҷон (05.03.2018, соати 1153 3 хото), Муҳаммадзода Манижа (05.03.2018, соати 1305 5 хото), Тагирова Ҳусния (05.03.2018, соати 1306 9 хото), Латифи Бобоҷон (05.03.2018, соати 1306 15 хото), Толивоев

Наврӯз (05.03.2018, соати 1307 4 хото), Адигаи Нурали (05.03.2018, соати 1307 4 хото), Раҷабов Давлатбек (05.03.2018, соати 1420 4 хото), Ҳусейнзода Амирҷон (05.03.2018, соати 1440 6 хото), Эраҷи Олимҳон (07.03.2018, соати 1000 4 хото), Саъдуллоева Рӯҳафзо (07.03.2018, соати 1106 5 хото) ва Давлатов Гулҳамад (07.03.2018, соати 1230 5 хото) мебошанд.

Аз ин рӯ, қасеро мо голиб эълон карда наметавонем.

Ҳар касе, ки ҷавобҳои пешниҳодкардашро аз назар гузаронидан меҳоҳад, ба идораи рӯзнома

ташриф оварад ва ҳатоҳои худро бубинад.

Хонандагони азиз! Саросема нашуда, кроссвордро дуруст пур кунед ва насиби мукофот дар

ҳаҷми 100 сомонӣ гардед!



Дарё дар Қазоқистон ва Руслан	«Дирӯз» дар шеър	Картошкабирёни тараҳоҳона	Чора, тадбир	Шоҳзан	Нафратангез, нофорам	Нашриёти "Шарқи ..."	Номидухтарона	Аз зону боло
Лабрез, пуропур	Андеши	Шабу саҳар - ... у наҳор	«Алифбо» китоби дарсии синфи ...	Рада, қатор дар замини кишт	Пойтакти Непал	Адаш ..., нависанда	Лақаби арманҳо ва зоти тӯй	«Шимол» ба лағзи баҳрнавардон
Муқобили «шаб»	Махлуқи азимӯссаи ағонавӣ	Саркаш, исёнгар	Овози асп	Дашти таърихӣ дар Ирок	Дашти таърихӣ дар Ирок	Асоби мусикии клавишдор	Кушода (лаҳҷ.)	Мақомот (руслӣ)
Муқобили маъни «дӯрий»	Кӯхи муқаддас дар Арабистон	Хоким, ҳукмифармо	Хурдан	Тамғаи хоқаи чомашӯй	Моҳи сол	Шутурмурги австралиягӣ	Хайвони бешагии «либосшӯй»	Шакли дигари «не»
Кори шайтон	Фармон	Ҳирс, та-маъ	Пешоянд	Бахшидани гуноҳ	Аскар дар аморати Буҳоро	Адир, теппа	... делон, ситорай кинои Фаронса	
Моҳи дуноми толеънома	Насронӣ	Растани равандикандо	Таоми чорво	Асно, маврид, вақт	... ибни Лодан	Ҷаноби эронӣ	Қисми дивизия	Бадқадамӣ, манхусӣ
Сарояндаи сурӯди «Аскарбача»	Пойтакти Норвегия	Қалъаи таърихӣ дар Лондон	Моҳи хушбӯй	Ҳашароти ҳазандо	Фурӯш аз минбар, музояда	...		
Қабати болои роҳи моншин	Бале, оре	Онро бо кг чен мекунанд	Баҳр дар Русия	Вобаста, роҷеъ, дар ҳусус	«Фабрика» и зиндаи ширбаборӣ			
Сеяки моҳ	Гули анор	Гули анор	Аспи ..., тездав					
... - Вегас, шаҳри қазиноҳи Америка								

Яке аз фурудгоҳҳои Москвав	Чонам ...-и шумо, курбон	Чазираи Чопон	Асоси «Жигули» аз Италия	Чудоинандозӣ, вайронкорӣ
Ношуқрӣ	Қисми бозии теннис	Асьори Хитой	Шаҳри қадимаи армани	Ҳарфи арабии ростқомат
Устод	Охири сӯзан ва аргамчин	Нашриёти "Шарқи ..."	... Шатунов, сарояндаи рус	Сарояндаи эронӣ
Сехр				
Хоким, ҳукмифармо	Тамғаи хоқаи чомашӯй	Тамғаи тайёраи русӣ	Муқобили «ҳа»	Шакли дигари «не»
Хурдан	Моҳи сол	Адир, теппа	Шутурмурги австралиягӣ	Хайвони бешагии «либосшӯй»
Пешоянд	Аскар дар аморати Буҳоро	Адир, теппа	... делон, ситорай кинои Фаронса	
Моҳи хушбӯй	... ибни Лодан	Ҷаноби эронӣ		
Баҳр дар Русия	Фурӯш аз минбар, музояда			
Аспи ..., тездав				



## ДИҚҚАТ!

Хонандаде, ки сари вақт ва дар муҳлати кӯтоҳ кроссвордро дуруст ва бехато пур карда ба идораи рӯзнома пешниҳод мекунад, бо мукофоти пулӣ дар ҳаҷми 100 сомонӣ қадрояни карда мешавад.

## СУХАНИ МОНДАГОР

Унсурулмаолии Кайковус

**Бидон, эй писар, ки мардуми оламро дар шуглҳои хеш тартибу авқот (вақтҳо) падид нест ба вақту новақт нанигаранд. Хирадмандону бузургон миёни ҳар коре вақте ниҳода ва ҳадду андоза падид карда, то корҳои эшон ба якдигар наёmezанд. Ва хидматгорони эшонро низ маълум бувад, ки ба ҳар вақт ба чӣ кор машгул бояд будан то шуглҳои эшон ҳама бар низом бошад. Аммо аввал таҷрибаи таом хӯрдан бидон, ки одати мардумони бозорӣ чунин аст, ки таом бештар ба шаб хӯранд ва он саҳт зиён дорад.**

## СОЛРӯЗ ҲУСЧАСТА БОД!



Боиси ифтихор ва саодатманист, ки имрӯз симои модар-зан мавриди эҳтиром ва арзандай рӯзгор қабул шуда, латофат, муҳабbat, дӯстӣ, чолоқӣ, зиндадили, майлу рагбат ҳамеша бо зан аст. Зан-модар масдари наслҳо ва меҳвари ҳар як оила аст.

Сайдакмадова Дилором модар аст, устод аст, тарбиятгари насли наврас аст, ибраторомӯзест, ки ҳар қалому ҳар нигаху ҳар қадамаш саропо ибрati мо шогирдон аст. Қабл аз ҳазор сол бузургони мо баҳри эҳтироми устод гуфтаанду

мегӯянд. Назди чунин устоди бузург саҷда намудан кам аст.

Ҳар ки бе устод кард оғоз кор, Қору бори ўнадорад эътибор...

Сайдакмадова Д.Л. дар муддати кутоҳ, муаллими калон, мудири кафедраи химия, биология, декани факултаи химия ва биология шуда, фаъолият кардааст. Хеле зани ботамкин, боодоб ва хушмуомila аст. Ҳар гоҳ ки дар назди факултаи химия ва биология вомехӯрем, лаҳзаҳои дарсгӯи ўпеши назарам меояду шӯхиомез мегӯян, ки муаллимаон, хаёл мекунам, ки ҳоло ҳам ман ҳамон донишҷӯҳтар ҳастаму Шумо ҳамон омӯзгоре, ки дар гурӯҳ ба мо донишҷӯён дарс мегуфтад.

Муаллиама дар оила низ хеле бо масъулияти баланд тарбия гирифтаанд. Дар оилае, ки ҳам падар ва ҳам модарашон омӯзгор ҳастанд. Ҳамин аст, ки ў дар донишгоҳ обрӯйи хоса пайдо намудааст. Дар таълиму тарбияи фарзандони ҳуд низ масъулияти баланд дорад. Дар васфашон сухан камӣ мекунад. Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки доираи фаъолияти ҷамъиятий ва эҷодии муал-

лима фароҳ аст. Боиси хушнудист, ки чунин нафарон дар паҳлӯи мо ҳастанд ва қадамҳояшон пур аз файзу баракат аст.

Хушбахт аз он ҳастам, ки шахсан ман дар фаъолияти кориам назари нав ва фаъолияти кориро аз муаллима omӯxtam. Тол ҳол аз маслиҳату машваратҳои ў истифода мебарам ва гуфтаҳояшонро сармашқи кори ҳуд медонам. Ҳар саҳар вақти ба кор омадан ва барои хӯбтар ва ҷонон гардидани корам дар факулта аввалин ба утоқи кории муаллима ворид шуда, аз ў маслиҳатҳои пурсида, ҳамчун устод дуо гирифта, баъдан машгули кор мешавам. Ҳамин аст, ки ман аз муаллима бо донишҷӯён муносибат карданро omӯxtam ва хислатҳои хубашро дар ҳуд гирифтам.

Муаллима 17-уми март солрӯз доранд. Рӯзи таваллудашонро табрик гуфта, ба ў саломатӣ, умри дарози бобаракат ва баҳту саодат ҳоҳонам.

Матлуба НАЗАРОВА, ҷонишини декан оид ба тарбияи факултаи филология ҳориҷӣ.

## ГОЛИБИ МУАММО МУАЙЯН ШУД!

Боиси хурсандист, ки хонандагон ба рӯзномаи "Анвори дониш" таваҷҷӯҳи хосса доранд. Ба муммоҳои шумораи гузашта 10 нафар ҷавоб пешниҳод карданд, ки аз ин шумора ҷавобҳои 6 нафарашон дуруст аст: Идиева Саида (05.03.2018, соати 0859), Каримова Мичона (05.03.2018, соати 1336), Шарипов Бедилҷон (06.03.2018, соати 1100), Тошбулатов Суҳроб (06.03.2018, соати 1130), Шоимарданов Ёсин (06.03.2018, соати 1136) ва Иброҳимов Сангалий (07.03.2018 соати 1101).

Дигарон Гулзода Марҷона (05.03.2018, соати 1057 1 ҳато), Толибов Наврӯз (05.03.2018, соати 1058 5 ҳато), Шарипов Музафар (05.03.2018, соати 1059 2 ҳато), Раҳмонов Бобоҷон (06.03.2018, соати 1050 3 ҳато) ва Раҳмонов Б. (06.03.2018, соати 1300 4 ҳато) мебошанд.

Голиб, **ИДИЕВА САИДА**, донишҷӯйи соли 2-юми факултаи филологияи тоҷик ва журналистика мебошад, зеро пеш аз ҳама муаммоҳоро бо ҷавобҳои дуруст пешниҳод кардааст.



## ТАЪЗИЯ

**Ҳайати профессорону омӯзгорон ва кормандони Донишгоҳи давлатии Кӯлоб нисбати марғи нобаҳангоми номзади илмҳои химия ва биология, дотсенти кафедраи химия ва биология ТИЛЛО БОБОЗОДА саҳт андуҳғин буда, ба аҳли оила ва фарзандонаш аз даргоҳи илоҳӣ сабри ҷамил ҳоҳонанд.**

### ЭЪЛОН

Кафедраи психологияи Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ барои ишғоли вазифai муаллими калон 1 ҷой эълон мекунад.

ХХХ

Дафтарчай имтиҳоние, ки соли 2015 Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ ба донишҷӯйи соли 3-юми факултаи молиявии, иқтисодӣ (таҳсили гоибона) Ҳофизи Каримхон додааст, бинобар сабаби гум шуданаш аз эътибор соқит дониста шавад.

АнВори дониш

МУАССИС:

Донишгоҳи давлатии Кӯлоб  
ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ



Сармуҳаррӣ:  
Ҷаҳонғир РУСТАМ

Котиби масъул:  
Эраҷ ДАВЛАТОВ

Ҳабарнигорони ихтиёри:  
Самариддин НАБИЕВ  
Гулафзо ДАВЛАТОВА

Нест осон маънии печида Соиб ёфтани,  
Раҳнамо аз печутоб аст ин раҳи печидаро.

## МАВЛУД МУБОРАК!

Маъмурият, ҳайати профессорону устодон, кормандон ва донишҷӯёни Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ, инчунин ҳайати эҷодии рӯзномаи "Анвори дониш" омӯзгорон ва кормандони зерини донишгоҳро, ки аз 16-уми март то 29-уми марта солиёни гуногун таваллуд шудаанд, табрику таҳният гуфта, аз даргоҳи Яздони пок барояшон тансиҳатӣ, умри бардавом, сари баланд, тани неруманд ва дар кору фаъолияташон комёбӯҳои беназирро таманно доранд. Бигузор ҳамеша чун кӯҳҳои Помир сарбаланд, чун Рӯдакӣ хушбабӯӣ, чун Саъдӣ дарозумр, чун Ҳофиз шуҳратманд ва чун Ҷомӣ хоскор бошад! Ҳеч гоҳ БАҲТ ва ХИЗР кошонаи шуморо тарк насонанд! Мисли гулҳои баҳорӣ, ки ҳама саросар зебо ҳастанд, зебо бимонед. Ҳушиву хурсандӣ, ки беҳтарин ҳамсафари инсонанд, доим ҳамсафаратон бод!

Бигузор дар умратон баракат ва дар қасбатон ҳалолкорӣ пайваста амалӣ гардад.

1. РАҶАБОВА ҶАМИЛА, 16.03.1978, ассистенти кафедраи забонҳои ҳориҷии умумидонишгоҳӣ;

2. САЙДАҲМАДОВА ДИЛОРОМ, 17.03.1968, ноиби ректор оид ба тарбия, номзади илмҳои педагогӣ, дотсент;

3. ЯТИМОВА САИДАБОНУ, 17.03.1995, ҳуруфчини рӯзномаи "Анвори дониш";

4. КҮЛЛОБИЕВ МИРЗО, 18.03.1989, ассистенти кафедраи таҳлили математика ва назарияи функцияҳо;

5. ЁҚУБОВА АДОЛАТ, 19.03.1983, лаборантি кафедраи физики умумӣ ва назарияӣ;

6. НАЗАРОВ ТАҒАЙМУРОД, 21.03.1942, муаллими калони қфаедраи педагогика;

7. РАҲМОНОВА А., 26.03.1987, ассистенти кафедраи забонҳои русии умумидонишгоҳӣ;

8. МИРЗОЕВ САЛИМ, 26.03.1942, профессори кафедраи биология;

9. ОРЗУЕВА МАНЗУРА, 27.03.1970, китобдор, корманди китобхона;

10. МУҲАММАДЧОНИ АБДУВОҲИД, 27.03.1992, ёвари ректор;

11. КАРИМОВА НАЗОКАТ, 27.03.1974, мудири кафедра, муаллими калони кафедраи таҳлили математика ва назарияи функцияҳо;

12. ДАВЛАТОВА РУҲСОРА, 28.03.1988, мутахассиси Маркази бақайдигирӣ ва иттилоотии НҚТ;

13. АБДУЛЛОЕВА МЕХРИНИСО, 29.03.1966, муаллими калони қфаедраи психология.

ЗОДРӯЗ МУБОРАК, ОМӮЗГОРОН ВА КОРМАНДОНИ АЗИЗ!

## АКСИ РӯЗ



Нуриддини Аҳлииддин

Нашрия дар Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон №030/R3-97, 30.08.2017 аз нав ба қайд гирифта шудааст.

Маводҳо бо забонҳои тоҷикиӣ, русӣ ва англисӣ нашр мешавад.

Саҳифабанд:  
Алишер ЯТИМОВ

Рӯзнома дар ҶДДМ "Мега-принт" ба табъ расидаст  
Адади нашр 4150

Рӯзнома тарики обуна  
дастрас мегардад.

Нишонӣ:  
735360. ш.Кӯлоб, кӯчаи  
С. Сафаров 16  
E-mail: anvor.donish@kgu.tj

Телефон:  
Корӣ: (83322) 3-31-15  
Мобилий: 918-13-99-68; 987-25-27-56.